

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ХУДЖАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА БОБОДЖОНА ГАФУРОВА»**

УКД: 1+297 (575.3)

На правах рукописи

КАДИРОВ САИДГАНИ БУЗРУКОВИЧ

**ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
ИСЛАМСКОЙ РЕЛИГИИ**

АВТОРЕФЕРАТ

**диссертации на соискание учёной степени кандидата философских
наук по специальности 09.00.14- философия религии и религиоведение**

Душанбе-2024

Диссертация выполнена на общеуниверситетской кафедре философии Государственного образовательного учреждения «Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова».

Научный руководитель: **Ахмедов Саид** – доктор философских наук, профессор кафедры онтологии и теории познания Таджикского национального университета.

Официальные оппоненты: **Карамхудоев Шукрат Худиназарбекович** – доктор философских наук, профессор кафедры философии и политологии Таджикского международного университета иностранных языков им. С.Улугзаде.

Зокирзода Нусратулло Мелик – кандидат философских наук, доцент, ректор Таджикского исламского института им. Имама Аъзама - Абуханифы.


Ведущая организация: Институт философии, политологии и права имени А.Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана

Защита диссертации состоится «2» мая 2024 года в 14⁰⁰ часов на заседании Диссертационного совета 6D.KOA-029 при Таджикском национальном университете (734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17).

С диссертацией можно ознакомиться на сайте www.tnu.tj и в научной библиотеке Таджикского национального университета.

Автореферат разослан « ____ » _____ 2024 года.

**Учёный секретарь Диссертационного совета,
доктор философских наук**



Муминов А.И.

Введение

Актуальность темы. Психология религии - важная область современного научного религиоведения. Она религию не рассматривает в отрыве от общих психологических процессов, рассматривающих в психологии и от общих теорий научного религиоведения. Психология религии описывает проявление и детали религиозных верований, поведений верующих с учётом психических процессов путём психологических исследовательских методов. Психология религии играет большую роль для выяснения духовности в жизни людей. Она изучает религию не только с точки зрения раскрытия содержание религиозного сознания, но и идеологической и общественной составляющей. Она изучает религиозный опыт, его содержание, а так же культовую и не культовую религиозную деятельность, исследует психологические механизмы и закономерности возникновения, развития и функционирования религиозных явлений, что соответствует задачам научного религиоведения, но в целом, не заменяет общенаучную дисциплину, которую представляет научное религиоведение, а представляет его отрасль, его часть и элементы проявления этого комплекса, функционирования религиозных явлений в общественном и индивидуальном сознании, влияние этих явлений на нерелигиозные аспекты психологии общества, групп и личности¹. Официально регламентировано, что психология религии изучает психические и психологические закономерности возникновения, развития и функционирования религиозных явлений в общественной, групповой и индивидуальной психологии (потребностей, чувств, настроений, традиций и т.д.), содержание, структуру, направленность этих явлений, их место и роль в религиозном комплексе и влияние на нерелигиозные сферы жизнедеятельности общества, групп, личностей². Как особая отрасль науки психология религии стала сравнительно поздно, хотя ее истоки уходят в глубокую древность. Но лишь в конце XIX века она заявила о себе как самостоятельная отрасль науки трудами выдающихся учёных В. Вундта, А. Шопенгауэра, С. Холля, У.Джеймса и др. Появляются различные научные концепции, о которых широко известно в науке, в частности биологическая, социально - психологическая

¹ Крылов Н.Н Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное самосознание в пост индивидуальном пространстве (Психология и социология религии), 3-е издание доп. и пер.раб.)[Текст].Крылов Н.Н.- М. Из- во. Наука с.153-356 с.

² Яблоков И.Н Религиоведение. Уч. пос. и словарь минимум по рел.10 (Под.ред. И. Н. Яблокова).[Текст].И.Н. Яблоков.- М. 1998, с.337

индивидуальность, глубокая психология (Юнг), психоаналитическая и др.

По мнению Теодора Флуркуа (1854-1920) психология религии предполагает следующих подходов:

- 1) Психологический подход
- 2) Генетический и эволюционный подход
- 3) Компаративистский подход
- 4) Динамический подход

При рассмотрении указанных подходов прослеживается в основном биологический анализ религиозных явлений. Однако, такой подход не совсем удовлетворяет всех психологов религии и некоторые из них, например Эмилем Дюркгейм (1853-1917), Люсьен Леви- Брюл (1857-1939). Этими психологами была расширена сфера психологических исследований религиозных явлений и ими созданы теории коллективных представлений, социально - психологическая, на основе которых формировалась гуманистическая психология (Гордон Оллпорт, Виктор Франкл). Затем была создана трансперсональная психология выходящая за пределы человеческого, его самоидентичности. В работах учёных психологов установлено, что источником религиозности служат слабость, страх, чувства угрозы, собственная человеческая ограниченность, собственная несостоятельность в обществе и т.д. Психологические корни обосновывают необходимость религиозности людей, глубины религиозной веры, как для отдельной личности, так и для общества, в целом. Видно, что исследование психологии религии встречается в разнообразных концепциях с различными подходами, которые рассматриваются в нашей работе лишь при анализе психологических аспектов связанных с рассмотрением психологических особенностей исламской религии. Анализ существующих литератур по вопросам психологии религии в целом и психологии исламской религии в частности, показывает, что данная область значительна мало исследована, хотя влияние психологических аспектов религиозности значительно усилилось в связи с теми изменениями происшедшими в жизни народов постсоветского региона и которые непременно требуют научного исследования. Но, несмотря на такую необходимость и потребность, все же вопросы психологии религии, исламской религии в том числе, мало интересовали учёных религиоведов. Кроме нескольких работ, значение которых не в коем случае нельзя уменьшить, вопросы психологии оставались как самостоятельная проблема в не поле зрения исследователей, особенно это касается изучению религиозной психики мусульман. Выявление психологической особенности религиозных

людей на основе требований общепсихологических исследований, остаётся самостоятельным, потому что общая психология рассматривает человеческую психику в общих ее чертах и закономерностях в отрыве от принадлежности людей к классам, социальным группам, этносам. Она не исходит не только из особенностей социальных образований, но от специфики религиозной веры, особенностей конкретной религии, общая психология не изучает социальные типы личности, особенности этих типов. По мнению Д.М. Угриновича, «верующие представляют собой особый тип личности, который может быть понят лишь в его социальном контексте, т.е. исходя из анализа определённой эпохи, социальной микро- и макросреды, роли и места верующего в религиозной общине, психологического воздействия на его единоверцев»³. Здесь же необходимо добавить и специфику религии. Следовательно, для верующих в исламе существуют некоторые психологические особенности, которые можно выявить в социальном контексте с учётом их жизненных условий и особенностей их социальной жизнедеятельности. Таким образом, проблема личности и общества должна лежать в центре психологических исследований. Разумеется, этот вопрос всегда находился в центре внимания исследователей, но ее значимость по-разному оценивалась в разных психологических концепциях. Важным здесь является, то, что природа, сущность личности носит социальный характер⁴. Следовательно, дальнейшее изучение и исследование вышеуказанных вопросов все ещё остаются актуальными вопросами не только психологии религии, но и научного религиоведения в целом.

В Таджикистане вопросы психологии религии достаточно не изучены, хотя специфика исламской веры, а так же влияние тех процессов, особенно трагических событий, которые произошли в республике: массовые болезни, гражданская война и многое другое, оказали сильное влияние на психологическое состояние верующей части населения. Известно, что теоретические и рациональные аспекты сознания мало отражены в исламе. Ислам остаётся религией быта. Следовательно, в массовом сознании господствует обыденное сознание и выражается в форме общественной психологии. Но пока ни одна специально анализирующая работа по психологии религии в республике не появилась. Исходя из всего этого, актуальность работы становится очевидной.

³ Угринович Д.М. Психология религии.[Текст] / Д.М.Угринович.- М.-1986, с-9

⁴ Двойнин А.М. Ценностно-смысловые ориентации личности в контексте религиозной веры. М 2017 [Текст] / Двойнин А.М.-М.-2017; Локутов В.В, Иванов М,Д. Психологические проблемы сама регуляции личности. [Текст] / В.В.Локутов, М.Д.Иванов -.СПб.1997

Степень научной разработанности темы. Данная тема разработана многими учёными, психологами, философами, религиоведами. Не вдаваясь в историю исследования психологии религии, можно сказать, что советскими, российскими учёными исследовались многие вопросы психологии религии. Советскими и российскими учёными на базе новейших достижений психологии, в первую очередь на базе достижений психологии религии, определены задачи и проблемы психологии религии и заложена основа психологии религии как самостоятельная дисциплина⁵. Психология религии использовалась как общая дисциплина научного анализа религии, включающая в себя психологические, социологические, антропологические и психологические аспекты. Но главное в них в этих исследованиях акцентирование на научно - религиоведческий характер этой проблемы. В некоторых работах психология религии рассматривается как часть общей психологии, что, разумеется, указывает на генетическую общность и на специфическое преломление психологии в области религии.⁶

Психология религии, тесно связана с гносеологией. Психологические и гносеологические корни религии порою поступают как единое начало. Гносеологические корни религии, в отрыве от психологических, вряд ли могут объяснить религию. Совершенно правильно указывали основоположники марксизма, когда говорили, что «Религия создаётся людьми, которые ощущают потребность в ней и понимают религиозные потребности масс» (Ницше, Ф.Энгельс 1951-1984). Это потребность связана прежде всего с жизненными обстоятельствами людей, с тем, что люди хотят познать свою окружающую среду, с способностью человеческого сознания

⁵ Попова М.А Критика психологической апологии религии.(Советская американская психология религии)[Текст] /М.А.Попова .- М. 1973; Зенько Ю.М. Психология религии. Изд.исп. и доп.[Текст]/ Ю.М.Зенько.-СПб, 2009; Зеличенко А.И Психология духовности.[Текст]/Зеличенко А.И.- М. 1996; Василюк Ф.Е Переживание и молитва: Опыт общепсихологического исследования. / [Текст] Ф.Е.Василюк-М.2005; Писманик М.Г. Особенности сознания верующего,[Текст]М.Г. Писмапик М.- 1973; Соболичков В.И, Исаев Е.И. Основы психологической антропологии: Психология человека. Введение в психологию субъективности.[Текст]/ В.И.Соболичков,Е.И. Исаев- М. 1995; Грановская Р.М. Психология веры.[Текст]/- СПб. 2004; Гостев А.Н. Образная сфера человека в познании и переживании духовных смыслов.[Текст]/А.Н.Гостгв.- М. 2001; Шаховцева Л.Ф, Зенько Ю.М. Элементы православной психологии.[Текст] /Л.Ф. Шаховцева, Ю.М.- СПб. 2005; Шапарь В.Б. Психология религиозных сект.[Текст]/ В.Б.Шапарь.-Минск 2004; Угринович Д.М. Психология религии.[Текст]/Д.М. Угринович.- М. 1984;

⁶ Ананьев Б.Г. О проблемах современного человека о знании.[Текст]/ Б.Г.Ананьев.- М 1972; Ярошенко М.Г. История психологии от античности до средних ХХ в.[Текст] /М.Г.Ярошевский.-М. 1996 с.616 .. Шульц Д.Б, Шульц С.Э. История современной психологии (пер. с англ А.В.Говорунов, В.И. Курин, Л.Л.Царук / под.ред. А.Д. Наследова).[Текст] / Д.М.Шульц,- СПб. 2002- 532 с; Антонов К.М, Горевой Д.С., Данте Д.С. и др. Психология религии: между теорией и эмпирикой. Сбор. научн. статей.М.2015 – 184 с; Психология религии в России XIX начало XXI века. Коллективная монография.- М.2019)

формировать и создать более абстрактные понятия, неосознанные компоненты мышления и деятельности, дихотомичность психологии людей, познание «мы» и «они». Следовательно, психология религии исходит из того, что сложность процесса познания приводит к психологическому отрыву мысли от действительности. Исходя из этого можно сказать, что «образ Бога не что иное как оторванное от своей материальной основы представление об идеальном человеке» (Евгеньева Т.В. Психология религии и проблемы работы с верующими. М. 1988, ?с.123).⁷ К подобным мнениям подошли Л.Фейербах, Платонов К.К. и другие, указывающие на психологические корни религии в процессе познания.

Понятно, что процесс познания человеком окружающей действительности основан на способности человеческого сознания к формированию абстрактных понятий, к выделению общих, наиболее существенных сторон этой действительности и составляющих ее явлений. Без этой способности невозможно представить себе развитие научного познания и все достижения науки⁷. Ещё классики религиоведения определили такой психологический фактор религии как неосознанные элементы деятельности и мышления человека, следовательно, потребности людей вытеснить это «бессознательное существо», отделить от себя, познавать его. На этот фактор особое внимание уделяет К.К. Платонов. Не только первобытному, но и современному человеку, не понимающему причин своего ошибочного действия, причин произвольного воспоминания, ассоциации, найденного решения и т.д. часто кажется, что ему кто - то помогает или мешает⁸.

Абсолютное большинство исследователей больше акцентировались на человеческие эмоции. В частности Поршнев Б.Ф., Платонов К.К., Хайзинг Й., Попова М.К., Угринович Д.М. и другие⁹.

По этому поводу образно И.Хайзинг писал : «Это страстное волнение порой охватывающее весь народ, когда от слов странствующего проповедника горячий материал души вспыхивает,

⁷Евгеньева Т.В. Психология религии и проблемы работы с верующими. [Текст] /Т.В.Евгеньева.-М. 1988, с- 123

⁸ Фейербах Л. Сущность христианства [текст] /Л.Фейербах - М.1955; Платонов К.К. Психология религии.[Текст] / К.К.Платонов.- М.1967 (215 с). И.М. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы парапсихологии).[Текст] / Б.Ф.Поршнев.- М,1974. С.204 . Платонов К.К Психология религии.[Текст] / К.К.Платонов.- М.1967 с 261. Платонов К.К Психология религии//Социальная психология. [Текст]/ К.К.Платонов.-М,Политиздат.1997- 307 с.

⁹ Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы неопсихологии), [Текст]/Б.Ф. Поршнев. - М.1974- с.204; Платонов К.К. Психология религии.[Текст] / К.К. Платонов.- М.1967; Попова М.А. Фрейдизм и религия, М.1085- 200 с.; Психология религиозности и мистицизма. Хрестоматия.[Текст] / М.2001; Угринович Д.М Психология религии.[Текст] / Д.М.Угринович.- М. 1986-с.352; Хайзинг Й,Осень средневековья/пер.Д.В. Сельвестрова.под ред. С.С.Аверинцева./ [Текст]/Й.Хайзинг.-М. 1988 с.544с.

точно связка хвороста. Эта бурная страстная реакция, судорогой пробегающая по толпе и исторгающая внезапные слезы, которые, впрочем, сразу же высыхают»¹⁰. Другим важным вопросом над которым исследователи посвятили свои исследования является социология религии которого они связывали с психологией. Следовательно, «социальные факты» тесно связаны с психологическими переживаниями, религия есть порождение психологии масс основывающаяся на социальные условия. Наряду с этим, религия является эффективным инструментом воздействия на психологию масс (К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч.т. 3. с.). Этими вопросами посвящены достаточно много работ¹¹. Однако, за последнее время в советский и постсоветский период на территории бывшей СССР специальные исследования по вопросам психологии религии проводилось достаточное количество исследований российскими учёными. К ним можно отнести работы Аринина И.М. и Нефедова «Психология религии», Зенько Ю.М. Психология религии, СПб. 2002 и некоторых других. Следует сказать, что в религиозных работах, наряду с другими вопросами религиоведения, почти во - всех особо уделяется внимание на психологические корни религии, вопросы связаны с психологией религии¹².

Однако, существует ещё много вопросов, которые до сих пор в научно - исследовательских работах не нашли своё достаточного освещения, в частности, психология религиозного культа (религиозные

¹⁰ Хейзинг Й. Осень средневековья.[Текст] / Й. Хайзинг.- М.1988 с.143

¹¹ Угринович Д.М. Психология религии, [Текст] Д.М.Угринович.-М. 1969; Зенько Ю.М. Психология религии.[Текст] /Ю.М.Зенько.- СПб, 2009 с. 552, Грановская Р.М. Психология веры. [Текст] / Р.М. Грановская. - СПб.2004; Двойник А. Психология верующего. Ценностно- смысловые ориентации и религиозная вера личности.[Текст] / А. Двойник.-М.2011.с. 224. Лоскутов В.В, Иванов М.Д. Психологические проблемы саморегуляции личности.[Текст] / В, В. Лоскутов,М.Д.Иванов-СПб. 1997. Григорий Нисский. Об устройстве человека.[ТЕКСТ] / Григорий иский- СПб. 1995; Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания.[Текст] / Б.Г.Ананьев.- М.1977; Платонов К.К. Психология религии.[Текст] / К.К. Платонов.- М.1967; Василюк Е.Ф. Переживание и молитва: Опыт общественного исследования.[Текст] / Е.Ф. Василюк.-М.2005; Целунов В.М. Психология нетрадиционных религий в современной России.[Текст] / В.М. Шпарь.-Волгоград. 2004; Шпарь В.Б. Психология религиозных сект.[Текст] / Б.В.Шпарь. - Минск. 2004; Шеховцева Л.Ф, Зенько Ю.М. Элементы православной психологии.[Текст] / Л.Ф.Шеховцева,Ю.М. Зенько.- СПб.2005; Малиновский Б. Магия, наука, религия.[Текст] / Б.С.Малиновский. - М.1998; Ребер А. Большой толковый психологический словарь: в 2-х т[Текст] / А. Ребер. - М.2001; Ничипоров Б.В. Введение в христианскую психологию.[Текст] / Б.В.Ничипоров.- М.1994; Шульц Д.П, Шульц С.Э. История современной психологии.[Текст] /Д.П.Шульц,С.Э.Шульц.- СПб 2002; Ардашкин Б.А. Психология религии. Учеб.пособ.[Текст] / Б.А.Ардашкин. - Томск.2009; Гостев А.Н. Психология и метафизика образной сферы человека.[Текст] / А.Н.Гостев.- М.2008; Антонов К.М, Фолиева Т.А.Малевиц Г.В. Дальте Д.С. и др. Психология религии: между теорией и эмпирикой. Сб. науч. статей.М. 2015. Антонов К.М, Горовой Д.С. и др. Отечественная и зарубежная психология религии: параллели и пересечение в прошлом и настоящем. Коллективная монография.М. 2017; Психология религии в России XIX – начало XXI века: Коллективная монография (сост.Антонов К.М).М.2019.

¹² Аринин Е.И, Нефедова И.Д. Психология религии.[Текст] / Е.И. Аринин,И.Д.Нефедова.- Владимир, 2005% Василюк Е.Ф. Методологический анализ в психологии.[Текст] / Е.Ф.Василюк. - М. 2003; Его же. Переживание и молитва. М. 2021. Грановская Р.М. Психология веры.[Текст] / Р.М. Грановская. - СПб. 2004.

обряды), психологические воздействия религиозных организаций, особенности религиозной психологии связанные с отдельными религиями, в частности с исламом и др. Так же почти не разработана психология верующих в конфликтных и неконфликтных ситуациях, например психология верующих в период гражданского конфликта в Таджикистане. Исследование многих вопросов религии остаются не совершёнными без анализа их психологической сущности, представлений верующих. По справедливому замечанию К.К. Платонова «Не понимая сущности психологии веры, трудно правильно понять многие другие явления религиозной психологии, в частности психологии молитвы, исповеди и всякого рода суеверий и предрассудков»¹³.

Говоря об исследовании религиозной психологии в Таджикистане, следует отметить, что если не учитывать общие работы по исследованию истории философии и религии, таких работ, почти не существует. В целом, по психологии ислама проделана определённая работа, хотя значительно меньше чем например в христианстве. Абсолютное большинство работ, написанное по вопросам психологии исламской религии, относятся, к вопросу о душе и некоторых аспектах исламской психологии, а не психологии ислама и то в основном, зарубежными исследователями¹⁴. Данные исследования интересны как объект

¹³ Попова М.А Критика психологической апологии (Совр. американская психология религии). [Текст] / М.А. Попова. - М. 1973; Яблоков И.Н. Религиоведение.[текст] / И.Н. Яблоков. - М. 2005 ; Современная религиозная жизнь России в 2-х т (отв.ред.М.Бурдо.С.Б.Фискатов). М.2004; Самыгин С.И,Нечипоренко В.Н, Полонская И.Н, Религиоведение: социология и психология религии.[Текст] / С.И.Самыгин, В.Н. Нечипоренко, И.Н.Полонская.- Ростов- на- Дону. 1996; Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта т.2.т[Текст] / И. А. Ильин. - М.1993; Гараджа В.И. Религиоведение.[Текст] / В.И. Гараджа.- М.1995; Шахнович М.Ш. Очерки по истории религиоведения.[Текст] / М.Ш. Шахнович. - СПб.2006; Шохин В.К. Введение в философию религии.[Текст] / В.К. Шохин. -М.2010; Радугин А.А. Введение в религиоведение. [Текст] /А.А. Радугин. – 1996:Мухаметшин Р.М., Ахмедов С.Современные проблемы исламской теологии. [Текст] /Р.М. Мухаметшин, С. Ахмедов. – Казань.2017 и др.

¹⁴ Абдуллах ибн Насер ас- Субейх. Ат –таасил ал- ислами ли илм ан- нафс <http://www.Alnkah.net/culture/10/380/> « L tnL. Азербайджани М, Мусави Асам.Введение в психологию религии.[Текст] / М. Азербайджани, Мусави Асам. - М.2012 . Аль Карни Аид ибн Абдуллах. Не грусти. Рецепты счастья и лекарство от грусти.[Текст] / Аид ибн Абдуллах. - М. 2012 : Вилькоккс Л. Суфизм и психология.[Текст] / Л. Вилькоккс. - СПб, 2004; Нурбахш О. Психология суфизма.[Текст] / О. Нурбахш. - М.2004: Ахмедов С. Философия калама в современном исламе.[Текст] /С. Ахмедов. – Душанбе.2004: Павлова О.С.. Психология: исламский дискурс.[Текст] / О.С. Павлова. - М. 2020: Акаев В.Х. Суфийская культура на Северном Кавказе: теоретические и практические аспекты. [Текст] / В.Х. Акаев. - Грозный.2011: Ал- Аттас, Сейид Мухаммад Накыб. Введение в метафизику ислама, изложение основополагающих элементов мусульманского мироздания (под ред. С.Х.Кямилева, Т. Ибрагима).[Текст] / Ал – Аттас, Накыб С.М. - Москва- Куала- Лумпур. 2001: Аль- Балхи, Абузайд. Пища для души. Когнитивно- поведенческая терапия врача девятого века.пер. и аннотация рукописи выполнена М.Бадри.,пер.Л.Мамедова.[Текст] /Абузайд Ал-Балхи. - М. 2019; Аль –Газали, Абу Хамид «Весы деяния» и другие сочинение, пер. с арабского С.Сагадеева М.2004 (216 с); Аль –Газали, Абу Хамид. Возрождение религиозных наук, в десяти томах. перев.И.Р. Насырова, С.Ацаевой. [Текст] / Абу Хамид Ал-Газали. - Махачкала. 2011; Аль –Газали, Абу Хамид. Исследование сокровенных тайн сердца (перев. с арабского А. Мениеникова).[Текст] / Абу Хамид Ал-Газали. - М. 2006: Аль-Джаузийя, Ибн Кайим. Полезные наставление (перевод с арабского Е. С. Сорокоумовой). [Текст] / Ибн Кайим Ал-Джаузийя. - М. 2014; Бадри М. Теория и практика исламской психологии (под ред. О.С. Павловой, В.С.Полосина),[Текст] / М. Бадри.- М.2018; Ибн Баджа, Абу Бакр. Китоб ан- нафс

исследования для определения психологизма ислама, а так же выяснения некоторых аспектов научной психологии ислама, т.е. анализу психологических процессов влияющих на религиозность.

К особой группе источников относятся работы учёных философов перипатетической философии, асхаб – ул- хайюло и другие. В своих работах они предприняли попытку философски сформулировать психологические категории исламской религии, в основном в них описываются категории нафс (душа). Во всех указанных выше работах мало обращаются на анализ психологии ислама, хотя указывается на влияние некоторых психических явлений на религиозность верующих, но вопросы психологии ислама, а не исламской психологии, не нашли достаточной разработки в их работах. Следовательно, то сих пор психология ислама, в научном плане, остаётся не разработанной.

Связь работы с научными (проектами), темами. Диссертация выполнена в соответствии с планом научно- исследовательских работ кафедры философии ГОУ ХГУ им. академика Бободжона Гафурова на 2021-2025, целью которых является изучение актуальных вопросов религиоведения в Таджикистане. Результатами этих работ могут быть использованными в различных сферах гуманитарных дисциплин.

Общая характеристика работы

Цели и задачи исследования. Основная цель исследования – научная разработка психологии религии (ислама), показ психологических корней исламской религии, психологии культа, обрядов, в целом весь комплекс исламской религии. Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи:

- исследовать психологические корни религиозности населения.
- исследовать психологические процессы исламской религии.
- определить психологические особенности ислама.
- рассмотреть влияние современных психологических концепций в анализе психологии ислама.
- показать влияние исламской веры на психологию верующих мусульман
- дать анализ психологического воздействия исламских обрядов на религиозность верующих.
- рассмотреть влияние ислама на гражданские обряды, национальные, этнические церемонии, праздники.
- анализировать влияние и место мистицизма в исламской религии.

- дать описание состояния исследований психологии ислама на современном этапе.

Объект исследования - психология ислама и её воздействие на религиозность мусульман.

Предмет исследования - анализ психологических процессов и их место в религиозности верующих, психологических феноменов в исламском комплексе верований.

Этапы, место и период исследования (исторический охват исследования). Период выполнения диссертационной работы охватывает 2021-2023 гг.

Теоретические основы диссертации. Диссертационное исследование базируется на теоретических и методологических положениях, обоснованных известными учёными, философами и психологами религии, в том числе исламскими. Анализ психологии ислама осуществляется социально- функциональным методом с учётом того, что психология религии феномен постоянно изменяющийся и по-разному проявляющийся.

Методологические основы исследования. Основным научно-методологическим ориентиром были работы видных учёных религиоведов, философов и психологов. Особое значение для представленного исследования имели социально-психологический и гипотетико - аксиоматический методы, когда с одной стороны психологические парадигмы, а так же феномены психологии религии представлены как аксиомы, а с другой стороны, их изменения вполне становятся возможным в процессе развития и социально- культурных и научно- образовательных изменений. В работе использованы конкретно-исторический подход, который опирается на такие логические принципы как конкретность, абстрактность, объективность и системность.

Эмпирические основы исследования составляют опыты и научно-обоснованные аргументы, признанные большинством исследователями. Нормативно эмпирическую базу составляют определённые правила и нормы, а так же методологии научного исследования, такие как аргументированность. Объективный анализ с научно - обоснованными аргументами.

Источниковая база исследования. В процессе исследования были использованы научно- теоретические исследования отечественных авторов, а также зарубежных исследователей на английском, арабском, русском языках, работы и выступления Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона о религии, электронные источники и официальные сайты по теме исследования

Научная новизна работы. Научная новизна работы заключается в следующих выводах, сделанных в процессе анализа психологических основ и выявления воздействия психологических явлений на религиозность верующих и особенностей психологии религии:

1) Впервые осуществлён научный анализ психологических основ исламской религии, определена связь психологических корней ислама с его социальными корнями.

2) Впервые анализируется вопрос психологизма исламской религии с указанием на религиозные источники: Коран, Сунна.

3) Подробно описана социальная обусловленность проявления себя человеком в трудовой деятельности, и его способность эмоционально относиться к своим жизненным проблемам, которые связаны с психофизиологическими особенностями человека

4) Исследуется возможности восприятия «священного» как нечто совершенно иное со стороны личности

5) Научно объяснена природа культового эффекта, вскрыты механизмы психологических воздействий культовых обрядов.

6) Раскрыто влияние психологических процессов: эмоции, чувства, воля, память, внимание, воображение, фантазия, сенсорика и др. на исламский мистицизм.

Основные положения, вносимые на защиту

1. Предмет психологии религии изучает психологические особенности религиозных людей, основывается на психические процессы, психические состояния и психологические свойства личности. Психические процессы состоят из следующих явлений: эмоции, чувства, память, внимание, воображение, фантазия, сенсорика и других. Влияние каждого эмоциональных компонентов, чувств, фантазии и других элементов в каждой религии или религиозных направлений, проявляют себя по разному. В исламской религии роль эмоции, воображения и фантазии значительна. Изучение исламского комплекса показывает, что именно эти элементы психологического процесса наиболее заметны в психологии исламской религии.

2. Изучение психических состояний верующих мусульман показывает, что в «изменённом сознании» проявляют себя такие состояния как просветление, экстаз, частичное отречение от жизненных благ, состояние абсолютного покоя и другие. Эти состояния для представителей отдельных направлений представляется как духовный рост.

3. Особое место в психологии исламской религии занимают свойства личности, его темперамент, характер, способность и религиозно

- духовная активность. Эти свойства во многом в философско - религиозном представлении определяют личностные качества верующего. В этом плане определённое значение обретают особенности типологии религиозных личностей на основе религиозного опыта. Даже в исламской религиозной литературе, кроме нескольких работ, в частности в работе М. Икбала «Эхёи фикри дини дар ислом», «Рисолаи диншиноси» и в некоторых других работах ни коллективные, ни индивидуальные религиозные опыты не получили должной разработки. Исламский религиозный опыт является подобием христианского, но с психологической точки зрения не объяснено. Анализ религиозных источников показывает, что исламский религиозный опыт имеет более эмоциональный характер, нежели других религий, например христианство.

4. Ввиду того, что религиозные обряды в исламе играют особую роль в религиозной жизни мусульман, имеется система обрядности, которая регламентирует поступки верующих, личную и общественную жизнь мусульман, следовательно, психологическое воздействие обрядов на религиозность населения огромна. Исходя из чего, в работе дан более обстоятельный анализ психологических особенностей обрядов и ритуалов.

5. Общество с помощью норм поведения, законов активно воздействует на сознание людей, возможно даже вытесняются в сферу бессознательности или сублимируется, то есть преобразуются другие формы социальной деятельности, что безусловно имеет влияние на религиозность или снижение уровня религиозности населения. В данном случае учитывается особенность типа религиозной личности. Их личность проявляет себя в социальном контексте, в социальной сфере. При этом необходимо учитывать роль и место индивидуальной личности в среде, влияние других единоверцев на него. Психология религии исследует религиозное сознание индивидов и групп, анализирует эмоциональные, волевые акты, а так же социальную детерминированность психологии верующих, на что особое внимание обращено в данном исследовании.

6. Совершенно очевидно, что психологические корни религии тесно переплетены с гносеологическими и социальными корнями религии. Хотя некоторые психологи считают, что существует отдельная психическая потребность человека и природные психологические чувства у людей. Однако, формирование веры индивида, в том числе религиозной, всецело зависит от социальных условий. Не существуют ни чувства, ни потребность в религиозных чувствах в природе человека,

потребность в религии ни есть потребность организма или психики человека. Религия по своему происхождению и сущности социальное явление и связана с практическим бессилием и познавательной ограниченности человека, хотя формирование веры индивида, в том числе религиозной, нельзя представить без активного участия сознания, примером может служить доведённый до состояния экстаза индивид, который теряет сознательный контроль над своей психикой. Но все же содержание психики индивида есть отражение окружающей среды. Естественно, эмоциональные чувства связаны и взаимодействуют с окружающим миром и социальной средой.

Теоретическая значимость результатов исследования

Исследование психологии религии (исламской), анализ психологического воздействия психологического процесса, психических состояний, психических свойств личности, место психологии в определении религиозности верующих имеют важное научно - теоретическое и практическое значение. Теоретически такое исследование, раскрывает механизмы проявления эмоционального содержания религии, детерминированность психического состояния человека, накрывают эмоциональные корни вызывающие религиозность, которые вызываются практическим бессилием и гносеологически - духовной ограниченности. По мнению автора, исследование психологии религии даёт возможность научно характеризовать содержание и специфику проявления религиозности, религиозное состояние индивидов. Это даёт возможность правильно ориентироваться в воспитании научного мировоззрения и пропаганды знания и науки. В работе научно раскрывается сущность психологических явлений исламской религиозности, даётся описание существенных характеристик религиозного типа личности, анализируется психологическое содержание религиозных культов.

Разработка этих вопросов даёт возможность лучше ориентироваться в современных проблемах религии и религиозности населения, в понимании радикальных исламских направлений и психологического типа религиозно - радикальных личностей и использовать научные подходы по отношению к ним. Результаты исследования можно использовать в практике пропагандистской работы, а так же в учебных курсах специалистов – религиоведов, а так же в лекционных занятиях научного религиоведения, организации спецкурсов для студентов.

Область исследования. Тема исследования соответствует специальности 09.00.14- философия религии и религиоведения.

Личный вклад соискателя учёной степени. Личный вклад соискателя состоит в выборе темы, разработки научно - психологических основ исламской религиозности, в определении психологического содержания исламских культов, определении качественных характеристик религиозного типа личности. Личным вкладом соискателя так же является определения научной новизны, вносимых на защиту научных положений, доклады автора в научных конференциях, а так же в способе постановки вопросов и стилистика диссертации, все это отражает личный вклад диссертанта.

Апробация работы и реализация её результатов. Диссертация подготовлена на кафедре философии ГОУ ХГУ им. академика Бободжона Гафурова, затем обсуждена и рекомендована к защите на совместном заседании кафедр религиоведения и психологии философского факультета Таджикского национального университета. Основное содержание и выводы диссертации изложены в научных страницах, а также в материалах республиканских научно - теоретических конференции.

Публикация итогов диссертации осуществлено в монографии автора, 3-х научных статьях в журналах рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистана.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, включающих параграфов, заключения и список использованной литературы, выполнена в объёме 193 страниц печатного текста.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава «Психологические основы религии» состоит из трёх параграфа. В первом параграфе «Психологические теории религии и проблемы психологии религии» даётся анализ основных психологических концепций психологии религии, которые формировались во второй половине XIX и XX века как самостоятельная отрасль научного религиоведения. Психология религии как неотъемлемая часть современного научного религиоведения изучает типы проявления религиозности, связанные с психологическим состоянием человека, со спецификой религиозного опыта, религиозными чувствами, содержанием религиозной веры, особенностями становления и формирования религиозной личности и др. Психология религии исследует социально- психологические факторы, влияющие на религиозное сознание верующих и религиозных общин, психологические аспекты религиозного сознания, психологические функции религии в жизни общества и индивида, психологические

закономерности возникновения, развития и функционирования религиозных явлений в индивидуальной, групповой и общественной психологии (потребности, чувства, настроения, традиции и т.д.), содержание, структура, направленность этих явлений, их место и роль в религиозном комплексе и влияние во вне религиозные сферы жизнедеятельности индивида, групп, общества¹⁵. Однако, такое понимание психологии религии не единственное. Существует различные объяснения психологии религии, связанные с идейными направлениями психологических школ и теории. Предмет психологии религии в понимании многих психологов и философов охватывает совокупность характеристик, которых можно разделить на следующие:

1. Психология религии как часть общей психологии;
2. Психологическое научное направление для обозначения психологического анализа религии как часть религиоведения;
3. Как одна из основ социальной психологии;
4. Как религиозная дисциплина, как часть общей теории религии, религиозной практики.

Несмотря на разнообразие объяснения предмета психологии религии, они сходятся в одном, научном анализе психологических явлений религии и религиозных людей.

В параграфе описана история становления психологии религии в регионе бывшего СССР. Сказано, что в отличие от СССР на Западе формировалось множество направлений психологии религии, широко практиковалась на этой основе религиозная психотерапия. Постепенно в СССР проникли западные теории психологии, которые сыграли существенную роль в формировании психологической науки о религии. В частности теории У. Джеймса, которая религию рассматривает как результат спонтанного развития психики индивида. именно под влиянием субъективистских взглядов У. Джеймса формировалась американская школа психологов, к которым относятся У.Кларк, Г. Олпорт и др. У Джеймс не только рассматривал религию с точки зрения субъективизма и психологизма, но и с позиции прагматической философии. В данном случае у Джеймса истина соответствует идеям прагматизма, и реальный мир подменяется понятием «полезности».

В начале 20- х годов 20- ого века психология религии получила новое качественное развитие благодаря психологической концепции З. Фрейда. Кроме его психоаналитической теории, заслуга З. Фрейда заключается в том, что он подверг строгой научной критикой религии, общества и культуры своего периода. В параграфе последовательно

¹⁵ Яблоков И.Н. Религиоведение. [Текст] / И.Н. Яблоков. -М.2005, с.13-14

анализируется взгляды З.Фрейда о психологии религии. Линию З. Фрейда продолжают и обогащают его последователи К.Г. Юнг, Э.Фромм, Дж.Кампбелл и другие. Психоаналитическая психология, сделала большой шаг в сторону научного объяснения психологических явлений религии. З. Фрейд при анализе психики человека исходит из достоверных научных фактов, используя интроспективный метод, что соответствовало высказыванию самого З. Фрейда «Где было Оно, должно стать Я»¹⁶ З. Фрейд, анализируя поведение человека, вызванное предосудительными импульсами, в частности лимбическими, человек старается защитить себя, а религиозный человек обнаруживает своим покаянием в неврозе навязчивости. Он подчёркивает связь представлений людей с беспомощностью человека перед лицом природы и его судьбу сравнивает с Эдиповым конфликтом как основу бессознательной потребности в человеке: эрос и танатос – созидательная и деструктивная энергия переплетается в организме человека¹⁷.

Более глубоко подходит к анализу психологии религии К.Г.Юнг, ученик и последователь З. Фрейда, устранив некоторые ограниченности в теории З. Фрейда, исследуя процесс эволюции психологического опыта, отражённого в мифах и догмах верования с опытом коллективного бессознательного. В коллективном бессознательном присутствуют устойчивые элементы системы культурных символов, которых К.Юнг называл архетипами, именно они в символической форме составляют основу религии¹⁸. В параграфе рассматриваются другие современные направления психологии религии, в частности, бихевиоризм, гуманистическая психология, возрастная, когнитивная психология и др. Из них наряду с фрейдизмом в странах мусульманского Востока достаточное распространение получили бихевиоризм, когнитивная психология.

Второй параграф этой главы называется «Психологические корни религии». Без определения и освещения психологических корней религии, на основе чего появляются, формируются психология религии, не возможно научно исследовать весь психологический процесс, происходящий в религии. Основным объектом психологии религии является обыденное, религиозное сознание широких масс верующих. Психологическими корнями религии являются эмоциональные процессы

¹⁶ Цитаты по работе Забияко А. Психоанализ сакрального в работах З.Фрейда // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 1995.№2. с.61

^{2.} Фрейд З. Навязчивые действия и религиозные обряды. Пер. О.Пижешева // Исследования по психоанализу культуры. Сборник статей. №1.с.24.

¹⁸ Юнг.К.Г Архетип и символ. [Текст] / К.Г. Юнг. - М.1991.с.43

т.е. чувства переживания, настроения и волевые действия человека и связанные с ними познавательные элементы. Следовательно, наряду со страхом и зависимостью, о которых древне греческие философы говорили достаточно много других психологических факторов, которые создают и усиливают религиозность человека. Но тем не менее, главным источником и корнями психологического воздействия на религиозность остаются чувства страха и зависимости человека. Именно они являются психологическими мотивами религиозной веры. Вера в сверхъестественное есть минимум религии. Все свойства религиозной веры даёт основание говорить о том, что вера главная характеристика религиозности верующего человека, который понимает уверенность в бытие бесконечного, бога и потусторонней жизни, она противоположна понятию «знание» и ее главная черта бездоказательность. Вера создана фантазией человека, где основным элементом является чувство, оно связано с внушением, психологическими процессами, эмоциями и определять поведение верующего человека. Психологические религиозные корни тесно связаны с гносеологическими и социальными корнями. В этом параграфе даётся подробный анализ взаимосвязанности и взаимозависимости психологических, гносеологических и социальных корней религии.

Третий параграф «Психологизм исламской религии» с одной стороны, продолжает тему о психологических основах религии, с другой, показывает глубину и особенности психологизма в исламской религии, хотя сам термин «психологизм» не очень характерен для идеологических феноменов. Но с учётом истории возникновения ислама, его психологических основ такой термин больше подходит для описания психологических явлений и корней исламской религии. Такие психические явления как магические обряды, родоплеменные адаты, традиции, которые относятся к психологическим феноменам, сыграли значительную роль в образовании исламских представлений. Более того, ислам был религией быта и сейчас сохраняет это качество, в нём мало внимания обращено на идейные основы религии. Высказывания К. Маркса о фетишизме, что это религия чувственных вожделений в определённом плане имеет отношение к исламу и некоторым религиям, связанных с бытовой жизни людей. В них роль рефлекторных эмоций значительна. Кроме этого психологизм ислама отражает глубинные чувства верующих, их безграничную преданность, наличием чувства самопожертвований, беспрекословного подчинения религиозным догматам, а так же глубинными психологическими учениями исламских психологов и т.д. Одной из характеристик психологизма ислама,

является то, что сверхъестественное и чудесное встречаются в нем в одинаковой степени¹⁹.

Через понятие «психологизма» можно рассматривать общие психологические вопросы исламской религии. Психологические проблемы ислама показаны как на основе изучения и анализа религиозных первоисточников Корана и сунны, а так же на основе известных работ исламских психологов и философов.

Вторая глава «Психологические особенности исламской религии» состоит из 3-х параграфов. В первом параграфе «Психология исламского культа» указывается, что религиозный культ составляет основу мировоззрения и мироощущения религии, он состоит из совокупности практических действий, связанных с религиозной верой. К культу относятся все действия верующих исходящих из религиозных представлений о религии в целом. Все религиозные обряды ритуалы пропитаны религиозными нормами, которые отражают религиозные идеи, представления и через обрядовой системы религии происходит трансформация чувства реальности и сверхъестественный мир соединяется с реальным миром. Материальный мир выражается в символических обрядах.

Следовательно, культу характерны образность, эмоциональность, созерцательность. Очевидно, что в религиозных чувствах, эмоциях гипостазированные объекты и существа составляют основное содержание культа, не истинность этих объектов, вера в них главное в религии. Вера выражается в религиозной лексике, которая означает и реальные, действительные представления, персоны, события с атрибутивными свойствами, а так же гипостазированные существа. Вера в объективное существование гипостазированных объектов приводит к общению, диалогу с ними. Одним из важнейших видов культовой деятельности, который ставит неизгладимую печать на психологию религии и на основе которого формируется религиозное сознание, являются культовые тексты – священные писания и священные предметы. Психология культа исламской религии тесно связана с особенностями этой религии. Культовые действия отражают не только психологические феномены, активизируют влияния гипостазированных потребностей людей, возбуждают эмоции верующих.

Исламские культовые обряды и церемонии разделяются на обязательные рекомендованные и необязательные. Обязательными являются 5 столпов веры: шахада, пятикратная молитва, пост (в месяц

¹⁹ Густав Лебон. Психология народов и масс с комментариями и объяснениями. [Текст] / Лебон Густав. - М. 2020.с.198

рамазан), закят, паломничество. Из них шахада, произношения славу Аллаху и пророку, вера в судный день, жизнь после смерти, обязательство, плата налога- закят, несет чисто символический характер, помогут создавать особое психологическое состояния у верующих. Кроме этого существует достаточно много обрядов и праздников, которых можно разделить на религиозно – гражданские обряды и праздники и на чисто религиозные, на культ чтения Корана, хадж, постоянное совершения дуа (по поводу и без повода), праздники и т.

Во втором параграфе «Психология исламских обрядов и праздников» в начале рассматриваются причины отдельного рассмотрения психологии обрядов и праздников, хотя они имеют непосредственную связь с культом, в широком смысле культ охватывает все религиозные действия в том числе религиозные обряды и праздники. Главная причина наличия многообразных обрядов, ритуалов и праздников в исламе его бытовой характер. Кроме того некоторые обряды и праздники относятся не к религии, а являются гражданскими. Исламские обряды, ритуалы и праздники выделяются на несколько групп по своим характерам и назначением. Большую группу составляют религиозно - гражданские обряды: религиозное венчание (никах), обрезание, религиозные похороны и связанные с нею выполнение нескольких ритуалов, мавлюд, развод и др., чисто конфессиональные: мирадж, ураза, таравех (коллективное чтение, молитвы в рамазане), хадж, жертвоприношение и ряд религиозных ритуалов связанными с указанными обрядами. Религиозные праздники курбан – байрам (ид-ул-азха), ураза байрам (ид –ул- аль- фитр) и др.

В них символизм является внешняя черта обрядов, ритуалов и праздников, в котором закодированы определённые религиозные идеи, представления, при чем один и тот же обряд, в зависимости от религиозных традиций, имеет разное идейно- символическое содержание. Например в таких близких семитских религиях как иудаизм, христианство и ислам жертвоприношение имеет разное символическое- идейное содержание. Все обряды, ритуалы, церемонии относятся к психологическим явлениям религии. Сокровенные мысли, слова, предметы, действия обрядов служат средством обращения к Богу, контакта с ним. В параграфе особое внимание уделяется психологическому влиянию паломничества и ритуалов связанных с ним праздников и других религиозных обрядов. Анализ обрядов показывает, что не только гипостазированные предметы, но и реальные наделяются религиозными значениями и приписываются ими чудодейственные свойства.

Третий параграф «Психология исламского мистицизма» посвящён анализу мистического содержания исламского учения и представлений, аллегория и символизмом. Для религиозного мистицизма Бог высшее существо, с сверхблаго и сверхкрасоты. В нём находят своё отражение процесс корреляции между богом и человеком, космосом и микрокосмосом, внутренняя их связь здесь проявляются в исходные человеческие переживания, вера в перевоплощении становится главной и отражает освобождения человека от суеты земной жизни. Человек достигает сущность веры через душу, а не путём нормативных актов и рациональными объяснениями как в фикхе, а путём тариката в отличие от шариата. Учение суфизма рассмотрено в процессе его эволюции и подробному анализу подвергается периоды развития суфизма, раскрываются идеи различных суфийских школ как: медийская, басрийская, суфийская, хорасанская, нишапурская, египетская, сирийская, багдадская и др. и их особенности. Например, определяется отличительные черты иранского суфизма от арабского, которые заключались в «очеловечении» божественного и привнесении в суфизм элементов реального бытия: восхваление природы и описание гедонической темы, изображение человеческих чувств, человеческой красоты, а так же в его пантеистическом характере и т.д. Психологическое воздействие суфизма усилилось еще тем, что наряду с поэзией использовались музыка, танцы. В слове запечатляется личный мистический опыт. Упоительный экстаз встречается в суфийской поэзии. В суфийской поэзии можно встретить подобие иерархии мистических состояний. В параграфе научно анализируются основные проблемы суфизма онтологически и гносеологического характера, его мистический путь совершенствования человека, основные принципы психологической зарядки, многообразие его учения о душе, категория кальб(сердце), суфийские ритуалы, психологические состояния суфиев, формы мистического экстаза и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации

В заключении приведены итоги исследования, обобщены основные выводы диссертации, вытекающие из содержания работы, даны практические рекомендации и предложения, направленные на психологическую работу среди верующих.

В данной работе рассмотрены наиболее общие вопросы психологии исламской религии, которые более значимые для научного психологического анализа этой религии. Из рассматриваемых проблем в работе и их научного анализа можно сделать следующие выводы:

1. Научный анализ темы показывает, что сегодня особое значение в области психологии религии придаётся исследованию общей теории психологии религии, психологию религиозных групп, психологию религиозного культа, медицинской психологии (психиатрии). Эти отрасли психологии религии приобрели особое значение в связи с современным условием, когда в мире широко распространяется различные парapsихологии и усилилось влияние мистических, радикальных, религиозных течений. В психологии религии широко используется материалы других отраслей психологии, в частности материалы политической, экономической, этической психологии, а так же психологии искусства. Теперь с появлением психологии религии в области религии сделалось возможным беспристрастное изучение и сравнения (У.Джеймс). В настоящей диссертационной работе, исходя из актуальности выше названных проблем научному анализу подвергался психологизм исламской религии, исламского культа и обрядов и мистицизма в исламе. Здесь же необходимо отметить, что конфессиональная психология использовалась как объект изучения и анализа. [1-А].

2. С целью определить и дать более обстоятельный анализ исламских психологических концепций, рассматривалось влияние современных концепций и теории психологии, а так же их различные подходы на исламский регион: общепсихологические и социально психологические подходы к изучению религии; бихевиоризм; гештальтпсихология, теория половозрастная психология религии, учение психологических предпосылок религии, религиозная вера как психологический феномен, религиозный опыт, психология религиозного культа и общения, религиозная личность и ее типы. Анализ показывает, что почти все угаданные подходы и отрасли психологии религии так или иначе оказывало воздействие на становление и формирование как научной, так и религиозной психологии. Примерами может служить организации научных кафедр в различных университетах мусульманских стран, организации исламских психологов как на уровне отдельного конкретного государства, так и на международном уровне, преподавание психологии во многих университетах, большое количество работ по психологии ислама и группа учёных исследовавшие вопросы психологии ислама. [2-А].

3. Психология религии изучает человека (религиозного), особенности его сознания, структуру, функции и типы религиозности, религиозный опыт и его специфики, религиозную веру, ее сущность и содержание, религиозные чувства, особенности религиозного развития

личности. Здесь видно, что центральным вопросом является религиозная личность. В психологии ислама проблема личности, центральная проблема, на что не только обращает внимание религиозные тексты, но этот вопрос нашёл своё отражение и в других источниках. Для суфизма всё его учение сконцентрируется вокруг проблемы человека. Совершенный человек это религиозный. Источником религиозности человека в исламе является сознание. Необходимо подчеркнуть, что такими источниками являются чувства, чувства страха и угрозы, переживание за своей немощности, экзедентности. Немаловажным для понимания сущности религиозного человека является поиск смысла жизни и творческого беспокойства относительно выработке ценностей жизни и прежде всего религиозных с целью обеспечения спокойной и счастливой жизни после смерти. Все это в комплексе имеют огромное психологическое воздействие на религиозного человека и его судьбы. [1-А].

4. Когда говорится о психологии религии, в том числе ислама, то имеется виду обыденное массовое сознание, которое составляет психологию религии. Но анализ религиозного обыденного сознания показывает, что элементы мышления, в частности логические формы используются для обоснования религиозных чувств, эмоции, в результате происходит смешение абстрактно- теоретических форм знания с чувственными представлениями, образами и символами и разделить их почти невозможно. Следовательно, психологические процессы включают в обыденном сознании и категории мышления, мыслительные процессы характерные для теоретического уровня или идеологии, но не смотря на это, обыденное сознание при всем использовании теоретических и идеологических конструкции представляет собой психологию религии. Это ярко проявляет себя, когда рассматривается основные элементы, составляющие психологические корни исламской религии и индивидуальная религиозность и убеждённость, которые преимущественно составляют элементы бессознательного, неосознанные компоненты мышления и активность человеческой эмоции. Многие исследователи психологии религии совокупность корней религии отнесли к дихотомическому отношению «мы» и «они», относящиеся всему человеческому сообществу. В исламской психологии, хотя этот вопрос не обсуждался, но в мистических направлениях ислама соотношение «мы» и «они» составляет одно из звеньев системы мистических представлений. Нуминозное (священное) в мистических концепциях ислама воспринимается совершенно «иное». Личность старается достигнуть «иное» через растворение в нем. [3-А]

5. «Религиозный опыт» как религиоведческая категория в современных психологических концепциях отражает суть религиозной веры. Вера в исламских концепциях разделяется на две ступени, максимум и минимум. Максимум веры представлен как «вера Авраама». В психологии ислама «религиозный опыт» понимается сугубо религиозной, попытки дать расширенную интерпретацию, которую можно встретить у М. Икбала. Он тоже ограничивая научную сторону этой категории, в основном свою концепцию интерпретирует как религиозная категория. Хотя термин «религиозный опыт», прежде всего, научно религиоведческая категория, которая охватывает всю совокупность религиозных чувств и переживаний, а так же психологическое состояние верующего и в психологии религии, является весьма широкое понятие основой религии, этот термин в качестве основного в религиоведении использовал Уильям Джеймс в работе «Многообразии религиозного опыта». Существенным в религиозном опыте может быть психологическое состояние верующего. В связи с этим чрезвычайно важным для психологии религии является анализ этого опыта, что позволить адекватно и корректно осветить мистический и религиозный характер религиозных представлений, вызывающих сильные религиозные эмоции. [З-А].

6. Немоловажное значение для психологии религии, в том числе ислама, имеет когнитивные процессы. Когнитивная психология не только показывает качественные отличия религиозного от научного мышления, свойственность религиозного мышления мир воспринять через призму партиципации (мистического сопричастия), которая отождествляет религиозное и мирское, все мистически связывает в мире. В когнитивной психологии процесс образования понятий не зависит от ассоциации, внимание, представление, суждение, а сводится к функциональному употреблению знака. В работах мусульманских психологов существует термин «когнитивно- поведенческий». Отцом когнитивно- поведенческого термина считают ал. Балхи. Сегодня когнитивность среди мусульманских психологов считается самой эффективной техники в психотерапии и в оказании психологической помощи мусульман.

7. Единство целостного представления о психологических феноменах, широкий охват основных признаков психологических процессов, раскрытие глубинных их содержаний во многом зависит от методологических принципов, которые предпринимают исследователи. Методология исследования позволит правильно смотреть на явления и раскрыть их сущность. Методология психологического исследования

религии как часть методологии религиоведения исходит от общей методологии научного познания, позволяющего эмпирически и теоретически рассматривать весь комплекс психологии религии, несмотря на его многообразия, показать психологию религии как отдельную отрасль религиоведческих дисциплин и как средство проникновения в сущность религиозных явлений, определения психологических корней религии. При этом научно доказывает, что психологические корни тесно приплетены с гносеологическими и социальными корнями. Рассмотрение этих корней в диссертации показало их абсолютную связь, особенно это очевидно при рассмотрении психологизма исламской религии. [1-А].

8. В современных философских исследованиях вошло в практику наряду с исследованием общей рефлексии становится некой сердцевинной философских исследований религии, психология религии, понимаемая часто конкретной формой исследования и как средство эмпирически обосновать многих теоретических положений общей теории религиоведения. С одной стороны, это определяет статус психологии религии как эмпирическое выражение религиозного учения, с другой, связывает её с социологическими познаниями, характеризующими социальных явлений и их воздействия на социальную жизнь верующих и причин их религиозности, особенно если эти психологические феномены отражают внутренний устремленности личности и учения церквей как элементы социальных систем, социальное проявление субъективного и объективного. Психология религии отражает не только эмпирические сходства социальных явлений, но и многообразия эмпирической религиозности.

9. В научных исследованиях вера называется иллюзией, иллюзия реализации самых сокровенных желаний людей и исходя при этом от отношения религии к действительности, так же как и отношения психологических феноменов врождённых бессознательных функций и поступков индивида. которые могут быть как функциональными, дисфункциональными, естественными явлениями психики человека. [2-А].

Рекомендация по практическому использованию результатов исследования

Материалы диссертации можно применить в практике воспитания и образования современной молодёжи, студентов, а так же в составлении государственных программ и проектов в сфере воспитательно- пропагандистской работы, для совершенствования и

дальнейшего развития психологических знаний, преодоления различных религиозных предрассудков, которые основываются на религиозной психологии, организация и разработки спецкурсов для студентов – психологов и религиоведов, подготовка учебников в области религиоведения. Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях автора в рецензируемых журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

[1-М] Кадыров С. Б. Философский анализ психологических аспектов исламской религии (Монография). - Худжанд: Техно-парк ТГУПБП, 2023.

Научные статьи, опубликованные в рецензируемых журналах, рекомендованных высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан:

[2-М]. Қодиров С. Б. Назарияҳои психологӣ дар бораи дин. [Матн]/ Қодиров С.Б. // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе,- 2023.- №2.- С. 174-183. ISSN 2074-1847

[3-М]. Кадыров С. Б. Психологизм исламской религии [Текст]. Кадыров С. Б. // Вестник Таджикского национального университета Душанбе.-2023. №10.- С.123-133 ISSN 2074-1847

[4-М]. Ахмедов С., Кадыров С. Б. Психология религиозного культа - молитвы [Текст] / Ахмедов С., Кадыров С.Б. // Известия Института философии, политологии и права имени А. Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана.- Душанбе.-2023. №4.- С.171-177. ISSN 135 – 005X

Научные доклады, тезисы, опубликованные в материалах конференций

[5-А]. Кадыров С.Б. Современная мероприятия у больных сосудистыми заболеваниями головного мозга. [Текст] / Кадыров С.Б. // Материалы международной конференции. (г. Худжанд, 10 ноября 2013 года). - Худжанд, 2013. - С. 86-88.

[6-А]. Қодиров С.Б. Масъалаҳои мубрами соҳаи асабшиносӣ. [Матн] / Қодиров С.Б. // Маводи миззи мудаввар дар мавзуи «Масъалаҳои асабшиносии муосир». (ш. Хучанд, 22 декабри соли 2015).- Хучанд, 2015.- С. 71-72.

**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ХУЧАНД БА НОМИ
АКАДЕМИК БОБОҶОН ҒАФУРОВ»**

ВБД: 1+297 (575.3)

Бо ҳуқуқи дастнавис

ҚОДИРОВ САИДҒАНӢ БУЗРУКОВИЧ

**ТАҲЛИЛИ ФАЛСАФИИ ҶАНБАҲОИ ПСИХОЛОГИИ ДИНИ
ИСЛОМ**

АВТОРЕФЕРАТИ

**диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмои фалсафа
аз рӯи ихтисоси 09.00.14- фалсафаи дин ва диншиносӣ**

Душанбе-2024

Диссертатсия дар кафедраи умумидонишгоҳии фалсафаи Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Гафуров” омода гаштааст.

Рохбари илмӣ: **Ахмедов Саид** – доктори илмҳои фалсафа, профессори кафедраи онтология ва назарияи маърифати Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,

Муқарризони расмӣ: **Карамхудоев Шукрат Худоиназарбекович** - доктори илмҳои фалсафа, профессори кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишгоҳи байналхалқии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи С.Улуғзода.

Зокирзода Нусратулло Мелик – номзоди илмҳои фалсафа, дотсент, ректори Донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам – Абуҳанифа

Муассисаи пешбар: Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Ҳимояи диссертатсия рӯзи “2” май соли 2024, соати 14⁰⁰ дар ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6D.KOA-029 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17) баргузор мегардад.

Бо диссертатсия ва автореферати он дар китобхонаи илмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо нишони 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17 ва тавассути сомонаи www.tnu.tj шинос шудан мумкин аст.

Автореферат “___” _____ соли 2024 фиристода шуд.

**Котиби илмии Шурои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои фалсафа:**



Муминов А.И.

МУҚАДДИМА

Мубрамияти мавзуи таҳқиқот. Психологияи дин соҳаи муҳими диншиносии илмӣ имрӯза маҳсуб мешавад. Он динро на дар алоҳидагӣ, балки дар ҳамбастагӣ бо равандҳои умумии психологӣ, ки дар илми психология ва назарияҳои умумии диншиносии илмӣ роиҷ ҳастанд, мавриди омӯзиш қарор медиҳад. Психологияи дин сабаб ва омилҳои пайдоиши дин, унсурҳои эътиқоди динӣ, рафтори диндоронро бо дарназардошти равандҳои психологӣ дар асоси усулҳои таҳқиқоти психологӣ таҳлилу баррасӣ мекунад. Психологияи дин нақши азимро дар ошкор сохтани маънавиёт дар ҳаёти одамон иҷро менамояд. Он на фақат динро аз лиҳози ошкор сохтани шуури динӣ, балки аз ҷиҳати таркибу таъсири ғоявию ҷамъиятии он меомӯзад.

Психологияи дин таҷрибаи динӣ, моҳияти он, ҳамчунин ибодат, парастии ва амалҳои маросимӣ ва ғайримаросимии ҷаҳолияти диниро меомӯзад, механизм ва қонуниятҳои психологии пайдоиш, ташаккул ва татбиқи ҳодисаву воқеоти диниро, ки ба вазифаҳои диншиносии илмӣ мувофиқатдоранд, таҳқиқ менамояд, вале дар маҷмуъ наметавонад ҷойгузини ғайриилмӣ ба мисли диншиносии илмӣ бошад. Психологияи дин ҳамчун соҳаи диншиносии илмӣ, бахш ва унсурҳои он ҷойгоҳ ва таъсири нуфузи падидаҳои диниро дар шуури фардӣ ва оммавӣ ва махсусиятҳои психологии ғайридинии ҷамъият, гурӯҳҳо ва шахсиятҳо фаро мегирад ва таҳлилу баррасӣ месозад¹. Ба таври расмӣ психологияи дин қонуниятҳои психикӣ ва психологии пайдоиш, ташаккул ва амалқарди падидаҳои диниро дар психологияи афрод, гурӯҳҳо ва ҷамъият (талабот, ҳиссиёт, табиат, анъана ва ғ.) моҳият, сохтор ва самти ин падидаҳо, мавқеъ ва нақши онҳоро дар арзишҳо, боварҳо, эътиқод, ибодату парастии динӣ ва ғайридинии соҳаҳои мухталифи ҷаҳолияти рӯзмарраи ҷамъият, гурӯҳҳо ва афрод мавриди омӯзиш қарор медиҳад².

Ҳамчун соҳаи махсуси илм психологияи дин дертар зӯҳур кард, вале сарчашмаҳои пайдоиши он ба аҳди бостон рост меояд. Фақат дар охири асри 19 бо таълифи асарҳои бунёдӣ аз тарафи олимони маъруф В. Вундт, А. Шопенгауэр, С. Холл, У.Чеймс ва дигарон психологияи дин ба сифати шоҳаи мустақили илм аз худ дарак дод. Рӯйи қор омадани концепсияҳои мухталиф, аз ҷумла биологӣ, фардияти иҷтимоӣ психологӣ, психологияи амиқ (Юнг), психоаналитика ва ғ. заминаҳои зӯҳури шоҳаҳои мустақили

¹ Крылов Н.Н. Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное самосознание в пост индивидуальном пространстве (Психология и социология религии), 3-е издание доп. и пер.раб. [Текст]. Крылов Н.Н.- М. Из- во. Наука с.153-356 с.

² Яблоков И.Н. Религиоведение. Уч. пос. и словарь минимум по рел.10 (Под.ред. И. Н. Яблокова). [Текст]. И.Н. Яблоков.- М. 1998, с.337

илми психологияро ба миён оварданд. Ба андешаи Теодора Флуркуа (1854-1920) психологияи дин чунин равишхоро дар бар мегирад:

1. Равиши психологӣ
2. Равиши ирсӣ (генетикӣ) ва эволюсионӣ
3. Равиши компаративистӣ
4. Равиши тадриҷӣ (динамикӣ)

Аз рӯйи ин равишҳо, аслан таҳлили биологии падидаҳои динӣ намудор мешавад. Яқин аст, ки чунин таснифот қобили қабули ҳама равонишиносони дин, аз ҷумла Эмилем Дюркгейм (1853-1917) ва Люсьен Леви- Брюл (1857- 1939) набудааст. Аз тарафи ин донишмандон соҳаҳои таҳқиқотҳои психологии падидаҳои динӣ хеле васеъ карда шуд. Онҳо назарияҳои дастҷамъонаи тасаввуротҳои иҷтимоӣ- психологиро бунёд гузоштанд, ки дар асоси он психологияи инсонгароёна (Гордон Олпорт, Виктор Франкл) ба миён омад ва ташаккул ёфт. Баъдан психологияи фарокасбӣ (трасперсональная) таъсис шуд, ки аз доираи инсоният ва хувияти он берун баромад.

Дар асарҳои олимони психолог муайян карда шуд, ки сарчашмаи диндорӣ, ин сустӣ, беиродагӣ, тарс, эҳсоси хатар, тангназарӣ ва маҳдудиятҳои фикрию ҷисмонии шахсии инсон, мавқеи ноустувори ҷамъиятӣ ва ғ. мебошанд.

Решаҳои психологияи диндорӣ сатҳи эътиқоду эътимод ва бовариҳои динии ашхоси алоҳида ва дар умум ҷомеаро равшану возеҳ месозанд. Таъкид кардан зарур аст, ки таҳқиқи психологияи динӣ дар таълифот ва асарҳои эҷодшуда ба таври мухталиф арзёбӣ шудааст ва дар ин рисолаи мо фақат таҳлили махсусиятҳои психологӣ дар иртибот бо хусусиятҳои хоси психологияи дини ислом мавриди омӯзиш қарор мегирад. Таҳлилу баррасии адабиёти мавҷуда оид ба психологияи дин ва психологияи дини ислом нишон медиҳад, ки соҳаи мазкур хеле кам таҳқиқ шудааст, ҳарчанд ҷанбаҳои психологияи диндорӣ баъди таҳаввулот ва дигаргуниҳои ҷашмрас дар байни халқҳои собиқ шӯравӣ хеле пурзӯр гардиданд ва бегумон таҳқиқоти васеи илмиро тақозо менамуд. Вале новобаста аз чунин зарурият ва талабот, мутаасифона ба омӯзиши масъалаҳои психологияи дин, аз ҷумла дини ислом, олимони диншинос тавачҷуҳи лозимӣ зоҳир накарданд. Ҳарчанд дар ин самт якчанд таълифоти арзишманд вучуд дорад, таҳқиқи масъалаҳои психологӣ, ба хусус омӯзиши психикаи диндорӣ мусулмонон ҳамчун масъалаи мустақил ва алоҳида аз мадди назар дур монд.

Равшану ошкор сохтани махсусиятҳои психологии одамони диндор дар асоси талаботҳои таҳқиқотҳои умумипсихологӣ ҳамчун соҳаи алоҳида ва мустақил менамояд, зеро ҳадафи психологияи умумӣ танҳо

омӯзиши хосият ва қонуниятҳои психикаи инсон новобаста аз ҳалқият, синф ва гурӯҳи иҷтимоӣ мебошад. Аз ин хотир ангезаҳои психологияи дин на аз хосиятҳои маърифати иҷтимоӣ, балки аз махсусиятҳои эътиқоди динӣ ва дини мушаххас вобастагӣ доранд. Ба зами ин психологияи умумӣ типҳои иҷтимоии шахс ва махсусияти онҳоро намеомӯзад.

Ба андешаи Д. М. Угринович «одамони диндор типӣ махсуси шахсият ҳастанд, ки мавқеи иҷтимоиаш вобаста аз таҳлили давраҳои муайян ҷаҳолият ва зиндагии онҳо дар муҳити хурд ва ё калон, нақш ва мавқеяш дар байни диндорон ва пеш аз ҳама дараҷаи таъсир ва нуфузи психологияи ӯ ба ҳамдинонаш ҷаҳмида мешавад»³. Ин ҷо махсусияти динро низ илова кардан, зарур аст.

Таъкид кардан шарт аст, ки дар байни пайравону эътиқодмандони ислом баъзе махсусиятҳои психологӣ ҳукмфармо мебошанд, ки дар ҳаёти иҷтимоӣ вобаста ба шароитҳои зиндагӣ ва ҷаҳолияти рӯзмарраи онҳо бечуну чаро амалӣ ва иҷро мешаванд. Аз ин ҷиҳат масъалаи шахсият ва ҷомеа бояд дар маркази омӯзиши таҳқиқоти психологӣ бошад. Яқин аст, ки масъалаи мазкур ҳамеша дар маркази диққати таҳқиқоти илмӣ будааст, вале аҳаммият ва арзишмандии он дар мактабу равияҳои мухталифи психологӣ гуногун арзёбӣ шудааст. Ин ҷо муҳим ин аст, табиат ва моҳияти шахсият хислати иҷтимоӣ дорад.⁴

Мусаллам аст, ки омӯзиш ва таҳқиқи масъалаҳои дар ҷавқ зикршуда рӯзмарра ва актуалӣ на танҳои барои психологияи дин, балки барои диншиносии илмӣ боқӣ мемонанд.

Дар Тоҷикистон масъалаи психологияи дин ба тавру бояду шояд омӯхта нашудааст, ҳарчанд махсусиятҳои эътиқоди исломӣ, инчунин таъсири равандҳои ба вуқӯъ омада, ба хусус воқеаҳои ҷоҷаббори ҷанги шаҳрвандӣ, бемории оммавӣ ва дигар масъалаҳои умдаи мушкили ҳаёти ба ҳолати равонии мардум таъсири зиёд расониданд. Маълум аст, ки ҷанбаҳои назариявӣ ва ақлонии шуурнокӣ дар ислом кам инъикос ёфтаанд. Ислом дини маишӣ аст.

Мавриди зикр аст, ки дар мафкураи умум тафаккури авоммона ҳукмфармо аст, ки дар шакли психологияи ҷамъиятӣ зоҳир мешавад. Мутаасифона то ба ҳол ягон рисола ё асари таҳқиқотии махсус дар бораи психологияи дин рӯи қор наомадааст. Бо дарназардошти чунин ҳолат мубрамияти мавзӯ худ ба худ ошқор ва равшан мегардад.

³ Угринович Д.М. Психология религии.[Текст] / Д.М.Угринович.- М.-1986, с-9

⁴ Двойнин А.М. Ценностно-смысловые ориентации личности в контексте религиозной веры. М 2017 [Текст] / Двойнин А.М.-М.-2017; Локутов В.В, Иванов М.Д. Психологические проблемы сама регуляции личности. [Текст] / В.В.Локутов, М.Д.Иванов -.СПб.199.

Дарачаи коркарди илмии мавзуъ. Мавзуи мазкур аз тарафи олимони зиёди психолог, файласуф ва диншинос омӯхта шудааст. Агар ҳама таҳқиқотҳои психологияи динро сарфи назар кунем, гуфтан мумкин аст, ки олимону донишмандони собиқ Шӯравӣ ва Россия дар ин самт пештозанд. Олимони шӯравӣ ва россиягӣ дар асоси дастовардҳои навтарини психологӣ, дар навбати аввал дастовардҳои психологияи дин, вазифа ва масоили мухталифи психологияи динро муайян ва мушаххас сохтанд, ки заминаи асосии онро ҳамчун фанни мустақил ба миён овард.⁵ Дар натиҷа психологияи дин ҳамчун фанни умумии таҳлили илмии дин бо фарогирии махсусиятҳои психологӣ, иҷтимоӣ ва антропологӣ мавриди истифода қарор гирифт. Муҳим ин аст, ки дар ин таҳқиқотҳо ҷанбаи илмии диншиносӣ мавзуи меҳварӣ гардид. Дар як қатор таҳқиқот психологияи дин ҳамчун қисмати психологияи умумӣ муаррифӣ мешавад, ки мантиқан ба ирсияти умумӣ ва ҳоси таъсирпазирии психология дар соҳаи дин далолат менамояд.⁶

Психологияи дин бо назарияи маърифат (гносеология) робитаи зич дорад. Решаҳои психологӣ ва гносеологӣи дин яқин аст, ки аз як сарчашма об меҳӯранд. Аз ин ҷиҳат ба гумон аст, решаҳои гносеологӣи

⁵ Попова М.А. Критика психологической апологии религии.(Советская американская психология религии)[Текст] /М.А.Попова .- М. 1973; Зенько Ю.М. Психология религии. Изд.исп. и доп.[Текст]/ Ю.М.Зенько.-СПб, 2009; Зеличенко А.И Психология духовности.[Текст]/Зеличенко А.И.- М. 1996; Василюк Ф.Е Переживание и молитва: Опыт общепсихологического исследования. [Текст] Ф.Е.Василюк-М.2005; Писменик М.Г. Особенности сознания верующего,[Текст]М.Г. Писменик М.- 1973; Соболичков В.И, Исаев Е.И. Основы психологической антропологии: Психология человека. Введение в психологию субъективности.[Текст]/ В.И.Соболичков,Е.И. Исаев- М. 1995; Грановская Р.М. Психология веры.[Текст]/- СПб. 2004; Гостев А.Н. Образная сфера человека в познании и переживании духовных смыслов.[Текст]/А.Н.Гостев.- М. 2001; Шаховцева Л.Ф, Зенько Ю.М. Элементы православной психологии.[Текст] /Л.Ф. Шаховцева, Ю.М.- СПб. 2005; Шапарь В.Б. Психология религиозных сект.[Текст]/ В.Б.Шапарь.-Минск 2004; Угринович Д.М. Психология религии.[Текст]/Д.М. Угринович.- М. 1984;

⁶ Абдуллах ибн Насер ас- Субеих. Ат –таасил ал- ислами ли илм ан- нафс <http://www.Alnkah.net/culture/10/380/> « L tnL. Азербайджани М, Мусави Асам.Введение в психологию религии.[Текст] / М. Азербайджани, Мусави Асам.- М.2012 . Аль Карни Аид ибн Абдуллах. Не грусти. Рецепты счастья и лекарство от грусти.[Текст] / Аид ибн Абдуллах. - М. 2012 : Вилькокс Л. Суфизм и психология.[Текст] / Л. Вилькокс. - СПб, 2004; Нурбахш О. Психология суфизма.[Текст] / О. Нурбахш. - М.2004: Ахмедов С. Философия калама в современном исламе.[Текст] /С. Ахмедов. – Душанбе.2004: Павлова О.С.. Психология: исламский дискурс.[Текст] / О.С. Павлова. - М. 2020: Акаев В.Х. Суфийская культура на Северном Кавказе: теоретические и практические аспекты. [Текст] / В.Х. Акаев. - Грозный.2011: Ал- Атгас, Сейид Мухаммад Накыб. Введение в метафизику ислама, изложение основополагающих элементов мусульманского мироздания (под ред. С.Х.Кямилева, Т. Ибрагима).[Текст] / Ал – Атгас, Накыб С.М. - Москва- Куала- Лумпур. 2001: Аль- Балхи, Абузайд. Пища для души. Когнитивно- поведенческая терапия врача девятого века.пер. и аннотация рукописи выполнена М.Бадри.,пер.Л.Мамедова.[Текст] /Абузайд Ал-Балхи. - М. 2019; Аль –Газали, Абу Хамид «Весы деяния» и другие сочинение, пер. с арабского С.Сагадеева М.2004 (216 с); Аль –Газали, Абу Хамид. Возрождение религиозных наук, в десяти томах. перев.И.Р. Насырова, С.Ацаевой. [Текст] / Абу Хамид Ал-Газали. - Махачкала. 2011; Аль –Газали, Абу Хамид. Исследование сокровенных тайн сердца (перев. с арабского А. Мениеникова).[Текст] / Абу Хамид Ал-Газали. - М. 2006: Аль-Джаузийя, Ибн Кайим. Полезные наставление (перевод с арабского Е. С. Сорокумовой). [Текст] / Ибн Кайим Ал-Джаузийя. - М. 2014; Бадри М. Теория и практика исламской психологии (под ред. О.С. Павловой, В.С.Полосина),[Текст] / М. Бадри.- М.2018; Ибн Баджа, Абу Бакр. Китоб ан- нафс (Книга о душе) // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX- XIV вв (Сост. С.Н.Григорян и А.В. Сагадаев) М. 1964.

дин дар танҳой ё бе иртиботи психологӣ моҳияти динро ошкор созанд. Дар ҳақиқат асосгузори марксизм дуруст гуфтаанд, ки «Динро одамоне бунёд месозанд, ки дар он талаботро эҳсос менамоянд ва талаботи динии оммаи мардумро мефаҳманд. (Нитше, Ф.Энгельс 1951-1984). Ин талабот пеш аз ҳама ба ҳолати зиндагии мардум алоқамандӣ дорад, ки одамон мехоҳанд, муҳити ихотакардаи худро дарку фаҳм намоянд, бо неруи шуури инсонӣ бештар мафҳумҳои абстрактӣ бунёд ва эҷод созанд, унсурҳои бешууронаи тафаккур ва фаъолияти ҳешро дарёбанд, **дихотомияи** одамон ва моҳияти «мо» ва «онҳо»-ро маърифат созанд.

Психологияи дин таълим медиҳад, ки гоҳо лағшишҳои маънавии мураккабии раванди маърифат ба номувофиқати тафаккур ба ҳақиқат оварда мерасонад. Аз ин ҷиҳат «образи Худо ҳеҷ чизе ҷуз кандашавӣ аз асосҳои модди худ дар бораи инсонии идеалӣ нест» (Евгеньева Т.В. Психология религии и проблемы работы с верующими. М. 1988, ?с.123).

Ба чунин фикр Л. Фейербах, Платонов К. К. ва дигарон, ки ба решаҳои психологии дин дар раванди маърифат ишора намудаанд, омаданд.

Маълум аст, ки раванди маърифати олами атроф аз тарафи инсон аз қобилият ва неруи хиради ӯ нисбат ба дарку фаҳми мафҳумҳои абстрактӣ, умумият ва махсусиятҳои падида ва ҳодисаву воқеот вобастагӣ дорад. Бе ин истеъдод ва қобилият пешрафту инкишофи маърифати илмӣ ва тамоми дастовардҳои илмиро тасаввур кардан ғайриимкон аст.⁷

Ҳанӯз саромадони илми диншиносӣ ин омилҳои психологии динро, яъне тасаввурот, эътиқод ва боварҳои диниро ҳамчун элементҳои бешуурии фаъолият ва тафаккури инсон қаламдод намуда, таъкид сохтаанд, ки бешубҳа дар раванди маърифати худ, яъне худшиносӣ ва падидаву ҳодисаҳо талаботи инсонҳо барои аз байн бурдани ин «мавҷуди бешуурӣ», аз худ дур кардан ва маърифати он равона гардид. Ба ин масъала ба хусус К.К. Платонов диққати зиёд дода аст.

Барои тақвияти ин суханон гуфтан лозим аст, ки на танҳо одамони ҷомеаи ибтидоӣ, балки инсонии муосир низ, ки сабабҳои фаъолияти хатарноки худ, хатоҳои ва рафторҳои бешуурона, лаҳзаҳои номувафакки қору бор, ҳаллу фасли муаммоҳои зиндагиро дуруст дарку фаҳм намекунад, ба ин бовар ҳаст, ким касе ё чизе ба ӯ кумак ё ҳалал мерасонад.⁸

7.Евгеньева Т.В. Психология религии и проблемы работы с верующими. М. 1988, с- 123

8 Л. Фейербах. Сущность христианства, М.1955; Платонов К.К. Психология религии. М.1967 (215 с). И.М. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы парапсихологии). М,1974. 204 с.

Дар ҳақиқат бисёре аз муҳаққиқон, ба хусус Поршнев Б.Ф., Платонов К.К., Хайзинг Й., Попова М.К., Угринович Д.М., ва дигарон дар шарҳу тавзеҳи ин масъала эҳсосоти инсониро дар мадди аввал гузоштаанд.⁹

Масалан, И. Хайзинг ангезаҳои суҳанони воизони динро ба психологияи мардум, яъне рӯҳу равони мардум, ба ин тарз маънидод месозад: «Ин як ҳолати аҷиб аст, ки оқибат ҳама мардумро фаро мегирад, вақте ки аз суҳанони як воизи мусофир қаъри ҷисму ҷон аланга мегирад, аниқ шабеҳи дарза бастанӣ шоҳаҳои дарахт аст. Ин як ангезаи мавҷноки хайратовар, кашиши рағу ҷони анбуҳи мардум ва бороварандаи ашки ногаҳонӣ, аммо дарҳол хушкшаванда аст».¹⁰

Масъалаи муҳими дигаре, ки мавриди назари муҳаққиқон будааст, ин иҷтимоиёти дин аст, ки ба психология алоқаманд намудаанд. Дар ҳақиқат «омилҳои иҷтимоӣ» бо мушкilotи равонӣ (психологӣ) иртиботи қавӣ доранд, зеро дин зодаи психологияи умум дар асоси шароитҳои иҷтимоӣ аст. Ба зами ин дин олоти қаввӣ таъсир ба психологияи омма мебошад (К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч.т. 3. с.).

Оид ба ин масъала таълифоти зиёде бахшида шудааст.¹¹ Ба хусус вақтҳои охир дар даврони шӯравӣ ва баъди шӯравӣ дар ҳудуди кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ оид ба масъалаҳои психологияи дин аз тарафи олимони рус таҳқиқотҳои назаррас сурат гирифтанд.

Ба қатори чунин таълифот асарҳои Аринина И.М. и Нефедова «Психология религии», Зенько Ю.М. Психология религии, СПб .2002 ва дигаронро дохил намудан мумкин аст. Таъкид кардан зарур аст, ки дар

Платонов К.К. Психология религии. М.1967 с 261. Платонов К.К Психология религии//Социальная психология. М, Политиздат.1997- 307 с.

⁹ Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы неопсихологии), М.1974-204 с; Платонов К.К. Психология религии М.1967; Попова М.А. Фрейдизм и религия, М.1085- 200 с.; Психология религиозности и мистицизма. Хрестоматия. М.2001; Угринович Д.М Психология религии. М. 1986--352; Хайзинг Й. Осень средневековья/пер.Д.В. Сельвестрова. под ред. С.С.Аверинцева. М. 1988-544с.

¹⁰ Хейзинг Й. Осень средневековья. М.1988 с.143

¹¹ Угринович Д.М. Психология религии, М. 1969; Зенько Ю.М. Психология религии. СПб, 2009-552, Грановская Р.М. Психология веры. СПб.2004; Двойник А. Психология верующего. Ценностно-смысловые ориентации и религиозная вера личности. М.2011. 224. Лоскутов В.В, Иванов М.Д. Психологические проблемы само регуляции личности. СПб. 1997. Григорий Нисский. Об устройстве человека СПб. 1995; Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М.1977; М.1977; Платонов К.К. Психология религии м. 1967; Василюк Е.Ф Переживание и молитва: Опыт общественного исследования. М.2005; Целунов В.М. Психология нетрадиционных религий в современной России. Волгоград. 2004; Шпарь В.Б. Психология религиозных сект. Минск. 2004; Шеховцева Л.Ф, Зенько Ю.М. Элементы православной психологии. СПб.2005; Малиновский Б. Магия, наука, религия. М.1998; Ребер А. Большой толковый психологический словарь: в 2-х т. М.201; Ничипоров Б.В. Введение в христианскую психологию. М.1994; (169), Шульц Д.П, Шульц С.Э. История современной психологии. СПб 2002 (532 с); Ардашкин Б.А. Психология религии. Учеб.пособ. Томск.2009 (276 с); Гостев А.Н. Психология и метафизика образной сферы человека. М. 2008. (484 с); Антонов К.М, Фолиева Т.А.Малеви́ч Г.В. Дальте Д.С. и др. Психология религии: между теорией и эмпирикой. Сб. науч. статей. 2015. 180с. Антонов К.М, Горевой Д.С. и др. Отечественная и зарубежная психология религии: параллели и пересечение в прошлом и настоящем. Коллективная монография. М. 2017 (248 с); Психология религии в России XIX – начало XXI века: Коллективная монография (сост. Антонов К.М). М.2019.

бисёре аз таълифотҳои оид ба диншиносӣ, дар қатори дигар масъалаҳои мухталифи диншиносӣ ба мавзуи решаҳои психологии дин ва психологияи дин диққати зиёд дода шудааст.¹²

Бо вучуди ин, масъалаҳои зиёде дар ин соҳа, аз қабилҳои психологияи расму оини динӣ (маросимҳои динӣ), таъсир ва нуфузи психологии ташкилотҳои динӣ, махсусиятҳои психологияи динии динҳои алоҳида, аз он ҷумла ислом ва ғ. дар таҳқиқоти таълифотҳои анҷомдодашуда ба таври кофӣ равшану возеҳ карда нашудааст. Ҳамчунин гуфтан даркор аст, ки психологияи диндорон дар вазъиятҳои низоъ ва ғайри низоъ, масалан, дар даврони ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон кор карда нашудааст. Мусаллам аст, ки таҳқиқи бисёре аз масоили дин, ки асоси ибодату эътиқод ва амалу рафтори диндоронро ташкил медиҳанд бе таҳлилу баррасии моҳияти психологияшон номукамал мемонанд.

Платонов К. К. бисёр бамавқеъ гуфтаанд, ки «Моҳияти психологияи эътиқодро нофаҳмида, воқеати психологияи дин, ба хусус психологияи ибодат, дуо, тавба, хурофот, таасуб ва дигар масоили баҳсбарангези диниро фаҳмидан хело мушқил аст.¹³

Дар бораи таҳқиқоти психологияи дин дар Тоҷикистон сухан карда, қайд кардан лозим аст, ки агар таълифоти умумиро дар бораи таърихи фалсафа ва дин ба инобат нагирем, ягон асар ё рисолаи комили таҳқиқотӣ доир ба ин соҳа вучуд надорад. Дар маҷмуъ оид ба психологияи ислом корҳои муайне анҷом дода шудаанд, ҳарчанд, ки дар муқоиса бо масеҳият хеле кам аст. Аксарияти корҳои таҳқиқотие, ки дар бораи психологияи дини ислом ба сомон расонида шудаанд, бештар ба масъалаи рӯҳва баъзе хусусиятҳои психологияи ислом бахшида шудаанд, ки аслан, ба муҳаққиқони хориҷӣ тааллуқ доранд.¹⁴

¹² Аринин Е.И., Нефедова И.Д. Психология религии. Владимир, 2005 (108 с). Василюк Е.Ф. Методологический анализ в психологии. М. 2003; Его же. Переживание и молитва. М. 2021. Грановская Р.М. Психология веры. СПб. 2004.

¹³ Попова М.А Критика психологической апологии (Совр. американская психология религии), М. 1973; Яблоков И.Н. Религиоведение, М. 2005 (315 с.); Современная религиозная жизнь России в 2-х т (отв.ред. М.Бурдо.С.Б.Фискатов). М.2004; Самыгин С.И., Нечипоренко В.Н., Полонская И.Н., Религиоведение: социология и психология религии. Ростов- на- Дону. 1996; Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта т.2.т.М.1993; Гараджа В.И. Религиоведение. М.1995; Шахнович М.Ш. Очерки по истории религиоведения. СПб.2006; Шохин В.К. Введение в философию религии.М.2010; Радугин А.А. Введение в религиоведение. 1996 и др.

¹⁴ Абдуллах ибн Насер ас- Субеих. Ат –таасил ал- ислами ли илм ан- нафс <http://www.Alnkah.net/culture/10/380/> «L tnL. Азербайджани М, Мусави Асам.Введение в психологию религии.М.2012 (192). Аль Карни Аид ибн Абдуллах. Не грусти. Рецепты счастья и лекарство от грусти. М. 2012 (320 с). Вилькокс Л. Суфизм и психология. СПб, 2004; (256 с). Нурбахш О. Психология суфизма. М.2004 (154с). О.С.Павлова. Психология: исламский дискурс.М.2020 (201 с). Акаев В.Х. Суфийская культура на Северном Кавказе: теоретические и практические аспекты. Грозный.2011 (208 с). Ал- Аттас, Сейид Мухаммад Накыб. Введение в метафизику ислама, изложение основополагающих элементов мусульманского миро создания (под. Ред. С.Х.Кямилева, Т. Ибрагима. Москва- Куала- Лумпур. 2001 (412 с)). Аль- Балхи, Абузайд. Пища для души. Когнитивно- поведенческая терапия врача девятого века.пер. и аннотация рукописи выполнена М. Бадри., пер. Л.Мамедова. М. 2019 (110 сс);). Аль – Газали, Абу Хамид «Весы деяния» и другие сочинение, пер. с арабского С. Сагадеева М.2004 (216 с);

Ин таълифоти мазкур ҳамчун мадраки таҳқиқот барои муайян кардани психологизми ислом, ҳамчунин равшан сохтани баъзе хусусиятҳои илмии психологияи ислом, яъне таҳлили равандҳои психологии таъсирасон ба диндорӣ хизмат менамоянд.

Ба гурӯҳи асосии сарчашмаҳо асарҳои файласуфони машшоия, асҳоби ҳаюло ва дигарон дохил мешавад. Дар асарҳои ин муаллифон аз назари фалсафӣ категорияҳои психологии дини ислом, асосан нафс шарҳу эзоҳ ва тафсир ёфтааст. Ёдовар шудан хуб аст, ки дар ҳама асарҳои дар ҷавоб номбаршуда ба масъалаи психологияи ислом кам тавачҷуҳ шудааст, ҳарчанд оид ба таъсири якҷанд ҳодисоти психологӣ ба диндорӣ эътиқодмандон суҳан рафта аст. Валекин мавзуи психологияи ислом, на исломияти психология ба дараҷаи даркорӣ мавриди таҳқиқ қарор нагирифтааст. Мутаасифона то ба имрӯз психологияи ислом аз ҷиҳати илмӣ ба таври бояду шояд таҳқиқу баррасӣ нагардидааст.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳо), мавзуҳои илмӣ.

Диссертатсия дар асоси нақшаи илмӣ-таҳқиқотии кафедраи фаслафаи Муассиси давлатии Донигоҳи давлатии Хучанд барои солҳои 2021-2025, ки ҳадафи асосӣ омӯзиши масъалаҳои мубрами диншиносӣ дар Тоҷикистон аст, иҷро гардидааст. Натиҷаҳои он дар соҳаҳои мухталифи фанҳои гуманитарӣ метавонад, мавриди истифода қарор гиранд.

Тавсифи умумии кор

Мақсади таҳқиқот. Мақсади асосии таҳқиқоти мазкур аз ҷиҳати илмӣ коркарди психологияи дин (ислом), дар маҷмуъ нишон додани решаҳои психологии дини ислом, психологияи расму оин, маросимҳои дини ислом мебошад. Барои ноил гаштан ба ин ҳадаф анҷоми вазифаҳои зерин зарур аст:

- таҳқиқи решаҳои диндорӣ аҳоли;
- таҳқиқи равандҳои психологии дини ислом;
- муайян кардани махсусиятҳои психологии дини ислом;
- ошкор сохтани таъсири концепсияҳои муосири психологӣ дар таҳлили психологияи ислом

- нишон додани таъсири дини ислом ба психологияи мусулмонони эътиқодманд

Аль –Газали, Абу Хамид. Возрождение религиозных наук, в десяти томах.перв.И.Р. Насырова, С.Ацаевой, Махачкала. 2011; Аль –Газали, Абу Хамид. Исследование сокровенных тайн сердца (перев. с арабского А. Мениеникова, М. 2006 (472 с)). Аль- Джаузийя, Ибн Кайим. Полезные наставление (перевод с арабского Е. С. Сорокоумовой) М. 2014 (480 с); Бадри М. Теория и практика исламской психологии (под ред. О.С. Павловой, В.С.Полосина), М.2018 (268 с); Ибн Баджа, Абу Бакр. Китоб ан- нафс (Книга о душе) // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX- XIV вв (Сост. С.Н.Григорян и А.В. Сагадаев) М. 1964.

- таҳлил намудани таъсири психологии маросимҳои исломӣ ба диндорӣ эътиқодмандон
- равшан сохтани таъсири ислом ба маросимҳои шаҳрвандӣ, ҷашнҳои миллӣ ва расму оини халқӣ
- таҳлилу баррасии таъсир ва нуфузи тасаввуф ба дини ислом
- омӯзиш ва таҳлилу баррасии илмӣ вазъи таҳқиқоти психологияи ислом дар замони муосир

Объекти таҳқиқот - психологияи ислам ва таъсири он ба диндорӣ мусулмонон.

Предмети таҳқиқот – таҳлили равандҳои психологӣ ва мақоми онҳо дар диндорӣ эътиқодмандон, хориқаҳои психологӣ дар маҷмуи диндорӣ исломӣ.

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихӣ таҳқиқот). Давраи иҷроиши кори диссертатсионӣ тайи солҳои 2021-2023-ро дар бар мегирад.

Асосҳои назариявӣ таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертатсионӣ ба ҷанбаҳои назариявӣ ва методологияи асосноккардашудаи олимон, файласуфону психологҳои дин, аз ҷумла исломӣ таъяс мекунад. Таҳлилу психологияи ислом дар асоси методи иҷтимоӣ-функционалӣ бо ба инобат гирифтани он ки психологияи дин хориқаи ҳамеша тағйирёбанда ва мухталиф зоҳиршаванда аст, амалӣ карда мешавад.

Асосҳои методологияи таҳқиқот. Самти асосии илмӣ- методологияи таҳқиқоти мазкурро асарҳои диншиносон, файласуфон ва психологҳои маъруф ташкил медиҳад. Арзишмандӣ ва муҳиммияти хосаро барои таҳқиқот методҳои иҷтимоӣ-психологӣ ва гипотеза-аксиомӣ, ки аз як тараф парадигмаҳои психологӣ ва инчунин хориқаҳои психологияи дин ҳамчун аксиома (ҳақиқати баҳснопазир) пешниҳод шудаанд ва аз тарафи дигар таҳаввулоти онҳо, ки дар раванди ташаккул ва дигаргунии фарҳангӣ ва илмию маърифатӣ ногузир аст, доро мебошад. Дар рисола равиши таърихӣ-мушаххасотӣ, ки ба ҷунин меъёрҳои мантиқӣ ба мисли мушаххасотӣ, абстрактивӣ, объективӣ ва системанокӣ таъяс мекунад, истифода шудааст.

Асосҳои таҷрибавӣ таҳқиқотро таҷриба ва далелу бурҳони илмӣ асоснокшуда, ки аз тарафи аксарияти муҳаққиқон эътироф шудааст, ташкил медиҳад. Заминаи меъёрӣ-таҷрибавӣ таҳқиқот меъёр ва қонуниятҳои муайян, ҳамчунин методологияҳои таҳқиқотҳои илмӣ ва таҳлилу объективӣ бо далелу бурҳон исботшуда мебошад.

Пойгоҳи таҳқиқотро меъёрҳои муайян гардида дар методологияи таҳқиқоти илмӣ, аз қабилу таҳлилу ратсионалӣ, воқеъбинона ва бо далелҳои муътамад асоснокшуда ташкил медиҳанд. Барои таҳқиқи

хамачонибаи мавзуъ ва кушодани ҷанбаҳои калидии он сарчашма ва адабиёти илмӣ бо забонҳои гуногун ба таври васеъ истифода шудаанд.

Навоварии илмӣ таҳқиқот. Навоварии илмӣ таҳқиқот дар ҳулосаҳои дар раванди таҳлилҳои асоси психологӣ дошта бадастовардашуда ва ошкор сохтани воқеоти психологӣ ба диндорӣ эътиқодмандон ва махсусиятҳои психологияи динӣ инъикос ёфтааст:

1. Аввалин маротиба таҳлили илмӣ асосҳои психологии дини ислом анҷом дода шуда, иртиботи решаҳои психологии ислом бо решаҳои иҷтимоӣ он муайян карда шудааст.

2. Аввалин шуда масъалаи психологизми дини ислом бо сарчашмаҳои он: Қуръон ва суннат таҳлилу баррасӣ гардидааст.

3. Ба таври муфасаал шароитҳои иҷтимоишавии инсон ҳангоми фаъолияти меҳнатӣ ва қобилияти эҳсосоти ӯ ба ҳаллу фасли масъалаҳои ҳаётӣ, ки бо махсусиятҳои психофизиологӣ алоқамандӣ дорад, нишон дода шудааст.

4. Имконият ва ҷанбаҳои дарку фаҳми «муқаддасот» ҳамчун арзишҳои мутлақ аз тарафи ашхос таҳқиқ шудааст.

5. Аз ҷиҳати илмӣ асрори самари дину оин шарҳу тавзеҳ ёфта, механизми таъсири психологии маросим ва расму оини динӣ ошкор карда шудааст.

6. Таъсири равандҳои психологӣ: эҳсос, ҳис, ирода, хотира, диққат, тасаввур, ҳаёлот, вачд ва ғ. ба тасаввуф ва ирфони исломӣ кушода шудааст.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

1. Фанни психологияи дин махсусиятҳои психологии одамони диндорро дар асоси равандҳои психологӣ, ҳолатҳои психологӣ ва сифатҳои психологи шахс меомӯзад. Равандҳои психологӣ аз чунин падидаҳо: эҳсос, ҳис, ирода, хотира, диққат, тасаввур, ҳаёлот, вачд ва ғ. иборат мебошанд. Таъсири ҳар як унсурҳои эҳсосӣ, ҳис, ҳаёл ва ғ. дар ҳар як дин ва ҷараёнҳои динӣ ба тарзҳои мухталиф сурат мегирад. Дар дини ислом эҳсос, тасаввур ва ҳаёл бештар аст. Омӯзиши таълимот, қонун, қавоид ва арзишҳои исломӣ нишон медиҳад, дар ҳақиқат ҳамин унсурҳои психологӣ дар психологияи дини ислом афзалият доранд.

2. Омӯзиши ҳолатҳои равонии мусулмонон нишон медиҳад, ки онҳо ҳангоми «маърифати таҳаввулӣ» дар худ равшангарӣ, вачд, инкори баъзе лаззатҳои ҳаётӣ, ҳолати оромии мутлақро эҳсос менамоянд. Ин ҳолатҳо барои пайравони ҷараёнҳои алоҳида ҳамчун зинаи тақомули руҳию маънавӣ маҳсуб мешаванд.

3. Мавқеи махсусро дар психологияи дини ислом сифатҳои шахсият, мизоч, ҳислат, қобилияти ва фаъолияти маънавӣ он ишғол

менамояд. Ин сифатҳо дар тасаввурот ва ҷаҳонбинии фалсафию динии эътиқодмандон сифатҳои шахсии ӯро муайян месозанд. Дар ин чода аҳамияти хосаро махсусиятҳои типологии шахсиятҳои диндор дар асоси таҷрибаи динӣ ишғол менамояд. Тоҳатто дар адабиёти динии ислом, ба истиснои якчанд таълифот, ба хусус асари М. Иқбол «Эҳёи фикри динӣ дар ислом», «Рисолаи диншиносӣ» ва якчанд асари дигар на таҷрибаи динии коллективӣ ва на фардӣ ба таври бояду шояд ташреҳу тавзеҳ наёфтааст. Таҷрибаи динии ислом ба мисли масеҳият пахлуҳои гуногун дорад, вале то ин дам, аз ҷиҳати психологӣ шарҳу эзоҳи илмӣ нашудааст. Таҳлили сарчашмаҳои динӣ нишон медиҳад, ки таҷрибаи динии ислом дар муқоиса бо динҳои дигар фарз кардем назар ба масеҳият бештар хислати эҳсосотӣ дорад.

4. Маълум аст, ки маҷмуи маросимҳои динӣ дар ислом дар ҳаёти мусулмонон нақши меҳварӣ доранд ва амалу рафтори диндорон, ҳаёти шахсӣ ва ҷамъиятии онҳоро танзим менамоянд. Аз ин ҷиҳат бе шакку шубҳа таъсири психологӣ расму оинҳои динӣ ба диндорӣ онон хеле бузург аст. Вобаста ба ин дар рисола махсусиятҳои психологӣ маросимҳо ва расму оини динӣ дар ҳаёти мусулмонон таҳлили ҳаматарафа шудааст.

5. Равшан аст, ки ҷомеа бо кумаки меъёрҳои рафтор ва қонунҳо таъсири фаъол ба шуури мардум дорад, то ба ҳадде, ки фазои бемаърифатии онҳоро маҳдуд месозад ва ё ҳоким мешавад. Яъне шаклҳои дигари фаъолияти иҷтимоиро ба миён меорад, ки бегуфтугу таъсири амиқ ба диндорӣ ё таназули дараҷаи диндорӣ аҳоли дорад.

Дар ин ҳолат махсусияти намуди диндорӣ ашхос ба инобат гирифта мешавад, зеро шахсияти онҳо вобаста ба мавқеи иҷтимоӣ дар ҳаёти иҷтимоӣ нақши муассир дорад. Ҳамчунин таъсир ва нуфузи фардии шахсият ба атрофиён ва ҳамдинон бояд ба инобат гирифта шавад. Психологияи дин шуури динии афрод ва гурӯҳҳоро таҳқиқ менамояд, ҷанбаҳои эҳсосотӣ ва сифатҳои иродавӣ, ҳамчунин мувозинати психологӣ диндоронро таҳлил месозад, ки ба ин ҷиҳати масъала дар таҳқиқоти мо диққати махсус дода шудааст.

6. Равшану возеҳ аст, решаҳои психологӣ дин алоқаи зич бо решаҳои маърифатӣ ва иҷтимоии он доранд. Ҳарчанд баъзе психологҳо чунин мешуморанд, ки талаботи психологӣ инсон ва эҳсосоти психологӣ табиӣ зухуроти алоҳидагӣ мебошанд. Валекин яқин аст, ки бунёди эътиқоди фард, аз ҷумла диндорӣ ӯ бутун аз вазъи иҷтимоӣ вобастагӣ дорад. На ҳиссиёт, на талабот дар эҳсосоти динӣ дар табиати инсон мавҷуд нест ва талабот ба дин низ на талаботи организми инсон ва психикаи ӯ аст.

Дин аз руйи пайдоиш ва моҳияти худ падидаи иҷтимоӣ аст ва аз таҷрибаи беиродагӣ ва маҳдудияти маърифати инсон сар мезанад, ҳарчанд бунёди эътиқоди фард, аз ҷумла диндорӣ ӯро бе иштироки ғайриимкон аст, ки мисоли равшани ин ҳолати вачд ё ҷунуни фард аст, ки идораи психикаи худро аз даст медиҳад. Валокин ҳама муҳтавои психикаи фард, ин инъикоси муҳити атроф аст. Табиӣ аст, ки ҳиссиёти эмотсионалии инсон ба олами ихотакардаи ӯ ва муҳити иҷтимоӣ вобастагии мустақим дорад.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ.

Таҳқиқи психологияи дин (исломӣ), таҳлили таъсири психологии равандҳои психологӣ, ҳолатҳои психологӣ, сифатҳои психологӣ, сифатҳои психологии шахсият, мавқеи психология дар муайян сохтани диндорӣ эътиқодмандон аҳамият ва арзиши муҳими назариявӣ ва амалӣ дорад. Аз ҷиҳати назариявӣ таҳқиқоти мазкур механизми зуҳури муҳтавои эҳсосоти динӣ, мувозинатнокии ҳолати психологии инсонро ифшо месозад ва решаҳои эҳсосоти ба вучудоии диндориро, ки аз амалҳои сусти ирода ва маҳдудияти маърифатӣ-маънавии инсон сар мезананд, мепӯшонанд. Ба андешаи муаллиф таҳқиқи психологияи дин имконият медиҳад, ки аз ҷиҳати илмӣ моҳият ва хусусиятҳои зуҳуроти диндорӣ ва ҳолати диндорӣ афрод тавсиф шавад. Ин имконият медиҳад, ки роҳи дурусти тарбияти илмии ҷаҳонбинӣ ва тарғиби илму дониш интихоб ва ба амал бароварда шавад. Дар таҳқиқот аз ҷиҳати илмӣ моҳияти психологии падидаҳои диндорӣ исломӣ ифшо шуда, мавҷудияти хислатҳои динии афрод нишон дода мешавад ва муҳтавои психологии расму оини динӣ таҳлилу баррасӣ мегардад.

Омӯзиш ва таҳлилу барраси ин масоил имконият медиҳад, масъалаҳои муносири дин ва диндорӣ аҳоли бехтару хубтар дарку фаҳм шаванд ва дар шиноخت ва фаҳмиши ҷараёнҳои тундгарою ифротии ислом ва шакли психологии диндорӣ –ифротии ашхос ва ҳамчунин муносабат ба онҳо равиши илмӣ истифода гардад.

Натиҷаи таҳқиқот мумкин аст дар дар таҷрибаи корҳои тарғиботӣ, курсҳои таълимии мутахассисони диншинос, инчунин машғулиятҳои лексионии диншиносии илмӣ, ташкили курсҳои махсус барои донишҷӯён истифода гардад.

Соҳаи таҳқиқот. Мавзӯи таҳқиқот ба ихтисоси 09.00.14-фалсафаи дин ва диншиносӣ мутобиқат дорад.

Дарачаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Эътимоднокии натиҷаҳо ва ҳулосаҳои асосии таҳқиқотро асоснокӣ ва дурустии истифодаи усулҳои методологӣ вануқтаҳои назариявӣ, мувофиқати онҳо ба ҳадафу

вазифаҳои таҳқиқот, инчунин истифодаи усулҳои диалектикӣ, объективӣ, таърихӣ, мантиқӣ ва муқоисавӣ таъмин намудааст.

Саҳми шахсии довталаб барои увони илмӣ. Саҳми шахсии муҳаққик дар интихоби мавзӯ, коркарди илмӣ-психологии асосҳои диндорӣ исломӣ, дар муайян сохтани муҳтавои психологии расму оин ва маросимҳои исломӣ, муайян сохтани сифатҳои тавсифии ашхоси диндор иборат аст. Ҳамчунин навоариҳои илмӣ дар омӯзиш ва таҳлилу баррасии мавзӯ, ба дифоъ пешниҳод гардонидани арзишҳои навини илмӣ, ҷо ба ҷо гузори мантиқии масъалаҳо ва **стилистикаи** диссертатсия саҳми шахсии диссертант мебошанд.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия дар кафедраи фалсафаи ДДХ ба номи академик Бобочон Ғафурово тайёр карда шуда, аз тарафи Шурои илмии донишгоҳи мазкур ба ҳимоя тавсия шудааст. Мазмун ва муҳтавои диссертатсия дар мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳои илмии муаллиф дар конференсияҳои илмӣ-назариявии ҷумҳуриявӣ инъикос шудаанд. Диссертатсия дар ҷаласаи якҷояи кафедраҳои диншиносӣ ва психологияи ДМТ муҳокима ва ба ҳимоя тавсия шудааст.

Интишорот аз рӯи диссертатсия. Интишороти ҷамбасти диссертатсия дар монографияи диссертант, 3 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нигошта шудаанд.

Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, шаш параграф, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат буда, 193 саҳифаи ҷопиро ташкил мекунад.

ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ

Боби аввал «**Асоҳои психологии дин**» аз се параграф (зербоб) иборат аст. Дар параграфи аввал «**Назарияҳои психологии дин ва масъалаҳои психологияи дин**» концепсияҳои асосии психологияи дин, ки дар нимаи дуюми асри XIX ва асри XX ҳамчун соҳаи мустақили диншиносии илмӣ ба вуҷуд омадаанд, таҳлилу баррасӣ шудааст. Психологияи дин ҳамчун қисмати ҷудонашавандаи диншиносии илмии муосир шаклҳои пайдоиши диндорӣ, ки бо ҳолатҳои психологии инсон иртибот доранд, бо махсусияти таҷрибаи диндорӣ, эҳсосоти динӣ, мазмуну муҳтавои эътиқоди динӣ, хусусиятҳои бунёд ва ташаккули диндорӣ шахсият ва ғ. меомӯзад.

Психологияи дин омилҳои иҷтимоию психологиро, ки ба шуури одамони диндор ва ҷамъиятҳои динӣ таъсир мерасонанд, хусусиятҳои психологияи шуури динӣ, вазифаҳои психологияи динро дар ҳаёти

чамъият ва фард, қонуниятҳои психологии пайдоиш, ташаккул ва ҳадафмандии падидаҳои динӣ дар психологияи фардӣ, гурӯҳӣ ва чамъиятӣ (талабот, эҳсосот, шавқу рағбат, ҳолат, анъана ва ғ.), мазмун, сохтор ва самти ин воқеот, нақш ва таъсири онҳоро дар диндорӣ одамон ва соҳаҳои ғайридини фаъолияти рӯзмарраи фард, гурӯҳ ва чамъият таҳқиқ менамояд.¹⁵

Аммо ин таъриф ва фаҳмиши интиҳои психологияи дин нест. Шаклҳои гуногуни маънидодкунии психологияи дин, ки ба самтҳои ғоявии мактабҳо ва назариёти психологӣ алоқамандӣ доранд, мавҷуд аст. Фанни психологияи дин дар фаҳмиши бисёре аз психологҳо ва файласуфон маҷмуи донишҳои фаро мегирад, ки онҳоро тақрибан чунин тақсимбандӣ намудан мумкин аст:

1. Психологияи дин ҳамчун қисмати психологияи умумӣ;
2. Самти илмии психологӣ чиҳати таҳлили психологияи дин ҳамчун қисмати диншиносӣ;
3. Яке аз асосҳои психологияи чамъиятӣ;
4. Ҳамчун фанни динӣ, қисмате аз назарияи умумии дин ва таҷрибаи динӣ.

Новобаста аз таърифҳои гуногуни фанни психологияи дин, ҳамаи онҳо, яъне ҳамаи ин таърифот, ба таҳлили илмии психологии пайдоиши дин ва одамони диндор дохил мешаванд.

Дар ин параграф таърихи таъсиси психологияи дин дар минтақаҳои собиқ Иттиҳоди Ҷамоҳири Шуравии Сотсиалистӣ (СССР) тавсиф шудааст. Гуфта мешавад, ки дар фарқият аз ИҶШС дар Ғарб чараёнҳои зиёди психологияи дин бунёд шуданд, ки дар онҳо ба таври васеъ психотерапияи динӣ мавриди таҷриба ва баҳрабардорӣ қарор гирифт.

Зина ба зина назарияҳои психологияи ғарбӣ ба ИҶШС интишор шуданд, ки дар натиҷа нақши азим дар таъсиси илмҳои психологӣ дар бораи дин гузоштанд. Ба хусус назарияҳои Уилям Ҷеймс, ки динро натиҷаи ғуншавии тадриҷии психикаи фард меҳисобад, дар собиқ Шуравӣ мавриди баҳрабардорӣ васеъ қарор гирифтанд. Дар ҳақиқат дар зери назариёти субъективии У. Ҷеймс мактаби психологии амрикоӣ таъсис ёфт, ки У. Кларк, Г. Олпорт ва дигарон аз намоёндагони маъруфи он мебошанд. У. Ҷеймс на танҳо динро аз назари субъективизм ва психологизм, балки аз мавқеи фалсафаи прагматикӣ шарҳу баён намудааст. Аз ин мавқеъ барои У. Ҷеймс ҳақиқат бо ғояи прагматизм муовиқат менамояд ва ҷаҳони ҳастӣ зери мафҳуми «манфиат» таҳаввулу тағйир меёбад.

¹⁵ Яблоков И.Н. Религиоведение. [Текст] / И.Н. Яблоков. -М.2005, с.13-14

Дар ибтидои солҳои 20-уми асри 20 психологияи дин дар асоси концепсияҳои психологии З. Фрейд ба марҳилаи навини рушд расид. Ба ғайр аз назарияҳои психоаналитикӣ хизмати З. Фрейд дар он аст, ки ӯ қотеъона аз ҷиҳати илмӣ дин, ҷамъият ва фарҳанги замони худро мавриди танқиди шадид қарор медиҳад.

Дар ин зербоб назариёти З.Фрейд аз ҷиҳати илмӣ дар бораи психологияи дин мухтасар таҳлилу баррасӣ шудааст. Кори З. Фрейдро пайравонаш К. Г. Юнг, Э. Фромм, Ч. Кампбелл ва дигарон давом дода ғанӣ гардониданд. Психологияи психоаналитикӣ қадами бузурге дар роҳи шарҳу баёни илмии психологияи пайдоиши падидаҳои динӣ гузошт. З. Фрейд ҳангоми таҳлили психикаи инсон аз мавқеи далелу бурҳони илмии исботшуда амал карда, методи **интроспективӣ** (...)–ро истифода мебарад, ки ба гуфтаи худаш «Дар кучо бошад Он, ки бояд Ман шавад» мувофиқат менамояд.¹⁶

З. Фрейд рафтори инсонро ҳангоми шавқмандӣ ё майли норавою номуносиб, ба хусус лимбидио таҳлил карда, ба ин хулоса меояд, ки дар ин ҳолатҳо инсон то як дараҷае кӯшиш мекунад, ки худро муҳофизат кунад, аммо инсони диндор оромиши худро дар ҷунунии дилбазан пайдо менамояд. Ӯ алоқаи тасвуроти одамнро бо василаи очизии инсон дар ру бар руи табиат қайд карда, тақдири онро бо мочарои Эдип муқоиса мекунад, ки ҳамчун талаботҳои бешуурии инсон: ҳазён ва ҳарзагӯи – неруи бунёдӣ ва **деструктивӣ** дар организми инсон ҷамъ ва ҷорӣ мешавад.¹⁷

Ба таври амиқ ба таҳлили психологияи дин Карл Густав Юнг шогирд ва пайрави З. Фрейд машғул мешавад. К. Г. Юнг баъзе хатогҳои назарияи Фрейдро баргараф карда, раванди эволютсияи таҷрибаи психологиро, ки дар асотирҳо ва доғмаҳои таълимоти динӣ аз диди таҷрибаи бешуурии коллективӣ таҷассум шуда буд, таҳлилу баррасӣ месозад. Дар бешуурии оммавӣ элементҳои мустаҳками сохтори рамзҳои фарҳангӣ, ки К. Г. Юнг онҳоро **архетип** номидаст, дар ҳақиқат шакли аломатҳо (символикӣ) асоси динро ташкил медиҳанд.¹⁸

Дар параграфи мазкур ҳамчунин моҳияти таълимоти дигар равияҳои психологияи дин, аз ҷумла бихевиоризм, психологияи гуманистӣ (инсонгароёна), балоғат, психологияи **когнитивӣ** ва ғ. шарҳу эзоҳ ёфтааст. Аз ин ҷараёнҳо дар қатори фрейдизм дар кишварҳои

¹⁶ Цитаты по работе Забияко А. Психоанализ сакрального в работах З.Фрейда // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 1995.№2. с.61

^{2.} Фрейд З. Навязчивые действия и религиозные обряды. Пер. О.Пижешева // Исследования по психоанализу культуры. Сборник статей. №1.с.24.

¹⁸ Юнг.К.Г.Архетип и символ. [Текст] / К.Г. Юнг. - М.1991.с.43

Шарқи мусулмонӣ ба таври густурда бихевиоризм ва психологияи когнитивӣ паҳн гардиданд.

Параграфи дуюми ин боб «**Решаҳои психологии дин**» унвон дорад. Мусаллам аст, ки бе муайян ва равшан сохтани решаҳои психологии дин, ки дар заминаи онҳо психологияи дин пайдо ва ташаккул меёбад, ба таври илмӣ тамоми равандҳои психологии дар дин ба вуқӯъ пайвастаро таҳқиқи ҳамазарафа намудан ғайриимкон аст. Объекти асосии психологияи дин ваҳдати шуури динии оммаи васеи диндорон мебошад. Решаҳои психологии дин равандҳои эҳсосотӣ, яъне эҳсоси изтироб, руҳият ва фаъолияти қавиירוдагии инсон ва унсурҳои маърифатии бо онҳо алоқаманд мебошанд. Ба замми ин, дар қатори тарс ва вобастагӣ, ки дар бораашон файласуфони аҳди бостони Юнон сухан фаровон гуфтаанд, омилҳои зиёди дигар боиси пайдоиш ва тақвияти диндорӣ одамон мегарданд. Ба ҳар ҳолат сарчашмаи асосӣ ва решаҳои таъсири психологӣ ба диндорӣ ҳисси биму тарс ва мутобиати инсон маҳсуб мешаванд. Бе шакку шубҳа омилҳои номбаршуда сабабҳои асосии психологии эътиқоду бовариҳои динӣ мебошанд. Эътиқод ба ҳастии ғавқуттабӣ, ин худ дин аст. Ҳама асосҳои эътиқоди динӣ боис мешаванд, бигӯем, маҳз эътиқоду боварӣ ба ҳастӣ ва қувваи ғавқуттабӣ сифати асосии диндорӣ инсон маҳсуб мешаванд, ки моёи ҷаҳонбинӣ ва ҷаҳоншиносии ўро ба ҳастии беохир, Худо, ҳаёти баъдимаргӣ ташкил дода, муқобили мафҳуми «дониш» аст ва сифати асосии беисботии далелу бурҳони вай аст. Эътиқоди диниро ҳаёлотӣ инсон эҷод карданд, ки элементҳои асосии он эҳсосот мебошад. Он бо худтаскиндиҳӣ, равандҳои психологӣ, эҳсосот алоқамандӣ дорад ва рафтори одами диндорро муайян менамояд. Решаҳои психологӣ-динӣ бо решаҳои гносеологӣ ва иҷтимоии он алоқамандии мустаҳкам доранд. Дар параграфи мазкур ба таври муфассал алоқаҳои байниҳамдигарӣ ва азҳамвобастагии решаҳои психологӣ, гносеологӣ ва иҷтимоии дин таҳлил гардидааст.

Параграфи сеюм «**Психологизми дини ислом**» аз як тараф, омӯзиши мавзӯи асосҳои психологии динро давом медиҳад ва аз тарафи дигар, амиқӣ ва махсусияти психологизмро дар дини ислом равшану возеҳ месозад, ҳарчанд мафҳуми «психологизм» ба хориқаҳои идеологӣ хушоянд нест. Валекин бо дарназардошти пайдоиши ислом ва асосҳои психологии он мафҳуми номбаршуда бештар барои шинохти комили падидаҳои психологӣ ва решаҳои дини ислом мусоидат менамояд.

Чунин падидаҳои психикӣ аз қабилӣ маросимҳои сеҳру чоду, одатҳои ашрофзодагии қабилавӣ анъанаҳо, ки хориқаҳои психологӣ маҳсуб мешаванд, нақши азим дар ҷаҳонбинӣ ва тасаввуроти исломӣ

доранд. Гузашта аз ин ислом дини маишӣ буд ва имрӯз, ин хусусияти худро нигоҳ доштааст. Дар ин ислом ба асосҳои ғоявии дин диққати кам дода шудааст. Гуфтаи К. Маркс дар бораи фетишизм, ки ин дин эҳсоси нафсоният ва хирс аст, то як дараҷае ба ислом ва динҳои дигар, ки ба ҳаёти маишии одамон алоқаманд мебошанд, таалуқ дорад. Дар ин динҳо эҳсосоти рефлексӣ зиёд аст. Ба зами ин психологизми ислом амиқияти эҳсосоти динии пайравонаш, садоқати бепоён, омодагии қурбон кардани худ, бечуну чаро ва бе саркашӣ итоати таълимот ва аркони ислом, ҳамчунин амиқияти таълимоти психологизми олимони психологи ислом ва ғайраро дар худ таҷассум ва инъикос менамояд. Яке аз хислатҳои психологизми ислом он аст, ки фавқуттабӣ ва аҷоибот дар як зина бо ҳам воমেҳӯранд.¹⁹

Бо василаи мафҳуми «психологизм» мумкин аст, масоили умумипсихологизми дини исломро дида бароем. Дар диссертатсия назарӣ ва андешаҳои психологизми ислом дар асоси омӯзиш ва таҳлили нахустсарчашмаҳои он: Қуръон ва суннат, инчунин асарҳои маъруфи психолог ва файласуфони исломӣ таҳлилу баррасӣ шудааст.

Боби дуюм «**Махсусиятҳои психологизми дини ислом**» низ аз се параграф иборат аст. Дар параграфи аввал «**Психологияи маросимҳои исломӣ**» нишон дода шудааст, ки маросимҳои динӣ асоси ҷаҳонбинӣ ва ҷаҳонфаҳмии динро ташкил медиҳанд, ки аз маҷмуи ғайбӣҳои амалии бо эътиқодоти динӣ алоқаманд, иборат мебошанд. Ба маросимҳо ҳама амалҳои диндорон, ки аз тасаввуроти динӣ дар бораи дин бармеоянд, дохил мешаванд. Ҳама расму оин ва анъанаҳои динӣ мамлу аз меъёрҳои динӣ мебошанд ва ғояҳои динию тасаввуроти диндоронро инъикос менамоянд. Расму оини динӣ василаи эҳсоси пайванди руҳию маънавии онҳо бо олами фавқуттабӣ ва олами воқеӣ мебошад.

Таъкид зарур аст, ки дар таълимоти ислом барои иҷроиши маросимҳо бомаърифатӣ, масъулият ва тақвою парҳезгории пайравон ҳатмӣ ва ҳос мебошад. Яқин аст, ки барои эҳсосоти динӣ, эҳсоси ғайбӣи объектҳо ва ҳастӣҳои асоси мазмуни маросимҳоро ташкил медиҳад. Чунонеки маълум аст, дар ислом имон ва боварӣ ба олами ғайб меҳвари диндориро ташкил медиҳад. Асли эътиқоду боварӣ дар матнҳои динӣ инъикос меёбад, ки тасаввуроти воқеию ҳақиқӣ, зот, ҳодисаҳо бо сифатҳои муайян, ҳамчунин олами ғайбро нишон медиҳанд. Мувофиқи ислом имон дар бораи ба таври объективӣ вучуд доштани объектҳои ғайбӣ воситаи гуфтугӯ ва мунозара бо онҳо мебошад. Яке аз муҳимтарин амали маросимӣ, ки дар психологияи дин мавқеи калидӣ дорад ва дар

¹⁹ Густав Лебон. Психология народов и масс с комментариями и объяснениями. [Текст] / Лебон Густав. - М. 2020.с.198

асоси он шуури динӣ бунёд меёбад, ин эҳтироми ҳатмӣ ва бечуну чарои матн ва навиштаҷоти муқаддаси маросимӣ ва ашёҳои муқаддас мебошанд. Психологияи маросимҳои дини ислом бо махсусиятҳои ин дин алоқамандии зич доранд. Иҷроиши маросимҳо на танҳо хориқаҳои психологиро инъикос менамояд, балки анъезаи таъсири бовариҳои ғайбии одамонро тақвият мебахшад ва эҳсосоти онҳоро бедор месозад.

Расму оин ва маросимҳои исломӣ ба ҳатмӣ ва ғайриҳатмӣ тақсим мешаванд. Ҳатмӣ 5 аркон ё сутуни дини ислом: шаҳодат, панҷ вақт намоз, рӯза (дар моҳи рамазон), закот ва ҳаҷ мебошанд. Аз инҳо калимаи шаҳодат, яъне ба забон овардани калимаи «таййба»: Бузургӣ ва ягонагии Аллоҳ ва Муҳаммад расули вай, имон ба рӯзи қиёмат ва зиндагии баъди марг, супоридани закот хислати рамзӣ доранд, ки ҳолати махсуси психологӣ (равони)-ро дар диндорон ба миён меоранд. Ба зами ин дар ислом шумораи зиёди маросим ва ҷашнҳои мавҷуд аст, ки онҳоро ба маросимҳо ва ҷашнҳои динӣ-шаҳрвандӣ ва сирф динӣ тақсим намудан мумкин аст. Аз ҷумла қироати Қуръон, ҳаҷ, доимо хондани дуо (бо сабаб ё бе сабаб), идҳо ва ғ.

Дар параграфи дуюм «Психологияи маросимҳо ва ҷашнҳои исломӣ» ба таври алоҳида таҳлилу баррасии психологияи маросимҳо ва ҷашнҳои исломӣ, ки алоқаи бевосита ба расму оини исломӣ доранд, анҷом дода шудааст. Сабаби асосии мавҷудияти зиёди расму оин, маросимҳо ва ҷашнҳо дар ислом, хислати маишии он мебошад. Ба зами ин баъзе ҷашнҳо дар ислом, на динӣ, балки шаҳрвандӣ мебошанд. Расму оин, анъана ва ҷашнҳо дар ислом, аз ҷиҳати хислат ва ҳадаф ба якҷанд гурӯҳ тақсим мешаванд. Исламские обряды, ритуалы и праздники выделяются на несколько групп по своим характеристикам и назначением. Гурӯҳи калони онро маросимҳои динӣ-шаҳрвандӣ, ба мисли ақди никоҳ, хатна, маросим азодорию дафн бо иҷроиши маърақаҳои он, масалан серӯзагӣ, ҳафт, чилрӯзагӣ, сол ва сирф **конфессионалӣ**: меъроҷ, уруза, таровех, ҳаҷ, қурбонӣ, идҳои динии қурбон-байрам (ид-ул-аҳзо), уруза байрам (ид-ул-фитр) ва ғ.

Хислати зоҳирии маросимҳо, анъанаҳо ва ҷашнҳо рамзияти онҳост, ки бо ғояҳои муаяйни динӣ, тасаввуротҳо муҳр баста шудаанд ва ҳар яки он вобасата ба анъаноти динӣ моҳияти гуногуни ғоявӣ-рамзӣ доранд. Масалан, дар динҳои сомии ба ҳам наздик- яҳудия, масеҳият ва ислом қурбонӣ моҳияти мухталифи ғоявӣ-рамзӣ дорад. Ҳама расму оин маросимҳо ва анъанаҳои номбаршуда ба падидаҳои психологии дин мансуб мебошанд. Суханҳои пинҳонӣ, хушбаёнӣ, ашёҳо ва амалҳои маросимӣ василаи ниёш ва муноҷот ба Худо, қаробат ба он мебошанд, ки ҳамагӣ ҷанбаи психологӣ доранд. Яъне рӯҳу равони ашхоси

этиқодманд ба воситаи ин амалҳо оромиш меёбад ва худро хушхолу саодатманд эҳсос мекунад. Дар зербоби мазкур диққати махсус ба таъсири психологии ҳаҷ ва анъанасе, ки дар раванди он анҷом дода мешавад, дода шудааст. Таҳлили рамсу оин ва маросимҳо нишон медиҳад, ки дар тафаккуру ҷаҳонбинии диндорон, на танҳо ба ашӯҳои ғайбӣ, балки ба воқеаи низ сифатҳои хориқулодагии динӣ дода мешавад ва ба тасвири онҳо моҳияти муъҷизаовари он мавриди тақдир қарор мегиранд.

Параграфи сеюм «Психологияи тасаввуфи исломӣ» ба таҳлили моҳияти таълимоти тасаввуфии ислом, кинояҳо ва рамзиёти он бахшида шудааст. Барои тасаввуфи динӣ Худо ҳастии олий, фавқулманфиат ва зебоии мутлақ маҳсуб мешавад. Дар ин таълимот раванди ҳулули инсон бо Худо, кайҳон ва миқдоси таҷассум ёфта, алоқаи дохилии онҳо дар асоси кӯшишу ғайрат ва ранҷу машаққати инсонӣ ба миён меояд. Мувофиқ таълимоти тасаввуф инсон бо убури як қатор манозилу мароҳили руҳию равонӣ сифатҳои худогунаро касб мекунад ва аз изтиробу давуғечи заминӣ озод мешавад. Яъне инсон моҳият ва лаззати эътиқоднона ба воситаи далелу бурҳон ва фаҳмиши ақлобии дар фикр муқарраргардида, балки бо воситаи ҷон бо роҳи тариқат, на шариат, дармеёбад. Асоси ин ҳама амалиёти тасаввуфӣ низ ҷанбаи психологӣ доранд, ки дар натиҷаи он инсон ба зинаи олии покизагии ахлоқ ва руҳию ҷисмӣ мерасад. Дар рисолаи мо таълимоти суфигарӣ дар раванди эволюсияи он дида баромада мешавад ва давраҳои ташаққули он таҳлили ҳамаҷаҳади ёфта, ғояҳои мактабҳои сершумори он, аз қабилҳои медиғӣ, басрағӣ, хурсонӣ, нишопурий, мисрий, сирияғӣ ва бағдодӣ ва ғ. бо хусусиятҳои шарҳу тафсири васеъ ёфтаанд. Масалан, зарур донистем, ки фарқиҳои хоси тасаввуфи эронӣ аз арабӣ, ҷунонӣ дар фаҳм қисман зикр намудем: касби сифатҳои худогунагии инсон, инкор накардани лаззату кайфиятҳои зиндагии заминӣ, инъикоси эҳсосоти инсонӣ, зебогии инсонӣ ва ҳислатҳои пантеистии он нишон диҳем ва аз ҷиҳати илмӣ таҳлилу баррасӣ созем. Таъсири психологии суфигарӣ он гоҳ таъкиф ёфт, ки дар амалу ҳаракатҳои суфиён дар қатори шеър мусиқӣ ва рақс низ мавриди истифода қарор гирифт. Суханҳои орифона ва ҳақимонаи пайравони зиёди тасаввуф ҷанбаҳои васеи таъсири психологӣ доранд. Ба ҳамин монанд вачду ҷунуни суфиён ҳангоми шеърҳои ҷунин сифатҳоро доро мебошанд. Дар осори орифони бузург мақом ва манзалати ҳолати тасаввуфӣ хеле барҷаста васф шудааст. Дар ин параграф аз ҷиҳати илмӣ масоили зиёди тасаввуфии характери онтологӣ ва гносеологӣ дошта, роҳҳои тасаввуфии камолоти маънавии инсон, меъёрҳои асосии анғезаҳои психологӣ, таълимоти гуногунаҷаҳади

он оид ба чон, категорияҳои қалб (дил), анъанаҳои суфигарӣ, ҳолатҳои психологии суфиён, шаклҳои вачди ирфонӣ ва ғ. таҳлилу баррасӣ гардидаанд.

ХУЛОСА

Натиҷаҳои асосии илмии таҳқиқот

Дар хотима натиҷаҳои ҷамбасти таҳқиқот, бо хулосаҳои пурраву комил, ки аз мазмуну муҳтавои диссертатсия бармеояд, оварда шуда, тавсия ва пешниҳодҳои судманду муфид ҷиҳати корҳои психологӣ дар байни диндорон арза шудааст. Дар рисола як қатор масъалаҳои умумии психологияи дини ислом, ки аҳамият ва арзиши муҳим барои таҳлили илмии психологии ин дин доранд, мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифтанд. Аз баррасии масоили зикршуда ва таҳлили илмии онҳо ба хулосаҳои зерин омадан мумкин аст:

1. Таҳлили илмии мавзӯи нишон медиҳад, ки имрӯз диққати махсус дар соҳаи психологияи дин ба таҳқиқи назарияҳои умумии дин, психологияи динии гурӯҳҳо, психологияи маросимҳои динӣ ва психологияи тиббӣ (равондармонӣ) равона карда мешавад. Ин соҳаҳои психологияи дин вобаста ба шароитҳои муосир, ки дар ҷаҳон **парапсихологияҳои** мухталиф ба таври васеъ паҳн мешаванд ва таъсири ҷараёнҳои тасаввуфӣ, тундгаро ва динӣ рӯз аз рӯз зиёд гардидааст, аҳамияти хосса пайдо менамояд.

Дар психологияи дин ба таври густурда маводи дигар соҳаҳои психология, ба хусус маводи психологияи сиёсӣ, иқтисодӣ, психологияи ахлоқӣ, ҳамчунин маводи психологияи санъат истифода мегарданд. Ҷамзамон бо пайдоиши психологияи дин дар соҳаи дин имкониятҳои фаровони омӯзиш ва муқоиса фароҳам омад (У. Чеймс). Дар кори диссертатсионии мазкур, вобаста ба мубрамияти масоили дар фавқ зикршуда психологизми дини ислом, расму оин ва маросимҳои исломӣ, тасаввуфи исломӣ мавриди таҳлили илмӣ қарор гирифт. Таъкид зарур аст, ки ин ҷо психологияи маҳрамона ба сифати объекти омӯзиш ва таҳлил истифода гардид. [1-А].

2. Бо мақсади муайян кардан ва додани таҳлили ҳаматарафаи концепсияҳои психологии ислом, таъсири концепсияҳо ва назарияҳои муосири психологӣ, ҳамчунин равишҳои мухталифи онҳо дар минтақаҳои ислом: равишҳои умумипсихологӣ ва равишҳои иҷтимоӣ-психологӣ ҷиҳати омӯзиши дин; бихевиоризм, **гешталтпсихология**, назарияҳои балоғати синнусоли ҷинсии психологияи дин, таълимотҳои заминаҳои психологии дин, таҷрибаи динӣ, психологияи маросимҳо ва

муносибатҳои динӣ, шахсиятҳои диндор ва типҳои он равшану возеҳ карда шуд.

Таҳлил нишон медиҳад, ки қариб ҳамаи равишҳои пешбинишуда ва соҳаҳои психологияи дин хоҳу нохоҳ таъсир ба таъсис ва ташаккули илмияти психологияи дин расонидаанд. Таъсиси кафедраҳои илмӣ дар донишгоҳҳои мухталифи кишварҳои мусулмонӣ, ташкилоти психологҳои ислом дар зинаи давлати алоҳидаву мушаххас, дар арсаи байналмилалӣ, таълими психология дар бисёре аз донишгоҳҳо, таълифу интишори асарҳо оид ба психологияи ислом ва фаъолияти гурӯҳи олимоне, ки ба таҳқиқи масоили психологияи ислом мисоли равшани ин аст. [2-А].

3. Психологияи дин инсон (диндорро), хусусиятҳои шуури вай, сохтор, вазифа ва намудҳои диндорӣ, таҷрибаи динӣ ва махсусияти он, эътиқоди динӣ, моҳият ва мазмуни он, эҳсосоти динӣ, хусусиятҳои ташаккули динии шахсро меомӯзад. Ин ҷо масъалаи асосӣ шахсияти диндор аст. Дар психология ислом масъалаи шахсият мавзӯи меҳравӣ танҳо барои он нест, ки ӯ ба матнҳои муқаддас сару қор дорад. Сурату сирати шахсияти динӣ дар сарчашмаҳои исломӣ хеле густурда инъикос гардидаст.

Барои мисол, асоси таълимоти тасаввуфро камолоти маънавии инсон ташкил медиҳад. Назарияи инсонии комил, ки ҷанбаи динию ирфонӣ дорад ва маҳз аз таълимоти тасаввуф бармеояд. Сарчашмаи диндорӣ дар ислом шуур аст. Гуфтан лозим аст, дар қатори баъзе масоили қудрат ва неруи психологӣ барои тақмили шахсияти худ, дар психологияи исломӣ эҳсоси тарс ва таҳдид, ташвиш аз беқудратии худ, таслиму ризо ба тақдир ва ғ. ҷанбаҳои манфӣ доранд. Барои шахсияти руҳонӣ ё диндор кушишу ғайрати доимӣ ҷиҳати иҷроиши муқаррароти динӣ ҳатмӣ ва ҳамешагӣ аст, то ки ба пиндори вай саодати зиндагии баъдимаргии худро таъмин намояд. Ҳамаи ин амалу рафтор дар маҷмӯъ таъсири хеле қалони психологӣ ба шахсияти диндор ва тақдири вай доранд. [1-А].

4. Вақте ки сухан дар бораи психологияи дин, аз ҷумла ислом меравад, бояд шуури муқаррарии умумиро дар назар дошт, ки психологияи динро ташкил медиҳад. Вале таҳлили шуури муқаррарӣ нишон медиҳад, ки унсурҳои тафаккур, ба хусус шаклҳои мантиқӣ барои асоснокунии эҳсосоти динӣ, ҳаяҷон истифода мешаванд, ки дар натиҷа омехташавии шаклҳои маърифати абстрактӣ-назариявӣ бо тасаввуроти ҳиссиётӣ, образҳо ва рамзҳо ба вучуд меояд, ки ҷудо кардани онҳо номумкин аст.

Дар ҳақиқат равандҳои психологӣ дар шуури муқаррарӣ ва категорияҳои тафаккур таҷассум мешаванд ва равандҳои фикронӣ барои

зинаи назариявӣ ё идеологӣ хос мебошанд. Аммо новобаста ба ин шуури муқаррарӣ ҳангоми истифодаи ҳамаи ҷо ба ҷо гузори назариявӣ ва идеологӣ дар худ психологияи динро ба намоиш мегузорад.

Ин ҳолат ҳангоми дида баромадани унсурҳои асосии ташкилдиҳандаи решаҳои дини ислом ва диндорӣ фардӣ ва бовариҳое, ки аксарият элементҳои бешуурӣ, улфатҳои бемулоҳизаи тафаккур ва ғаълошавии эҳсосоти инсон дар бар мегиранд, равшан ба мушоҳида мерасад. Бисёре аз муҳаққиқони психологияи дин маҷмуи решаҳои динро ба муносибатҳои дугонагии «мо» ва «онҳо», ки ба тамоми ҷамъияти инсонӣ таалуқ дорад, дохил кардаанд. Ҳарчанд дар психологияи исломӣ ин масъала мавриди баҳс қарор нагирифтааст, аммо дар ҷараёнҳои тасаввуфии ислом таносуби «мо» ва «онҳо» яке аз рӯкҳои тасаввуротӣ ва назариявии суфиён баҳисоб меравад. Муқаддасотӣ дар концепсияҳои тасаввуфии ислом тамоман «дигаргуна» қабул карда мешавад. Шахсият кушиш мекунад, «дигарро» бо ҳулул дар он дарёбад. [3-А].

5.«Таҷрибаи динӣ» ҳамчун категорияи диншиносӣ дар концепсияҳои муосири психологӣ моҳияти эътимоди диниро инъикос менамояд. Эътимод дар концепсияҳои исломӣ ба ду зина: ибтидоӣ ва интиҳой тақсим мешавад. Эътимоди ниҳой «эътимод ба Иброҳим» шинохта мешавад. Дар психологияи ислом «таҷрибаи динӣ» ба таври қатъӣ динӣ фаҳмида мешавад. Кӯшиши тафсири васеи ин мафҳум аз тарафи аллома М. Иқбол Лоҳурӣ ба мушоҳида мерасад. Ин мутафаккир ҳам ҷанбаҳои илмӣ ин маҷуларо маҳдуд сохта, онро фақат категорияи динӣ шарҳу эзоҳ додааст. Ҳарчанд мафҳуми «таҷрибаи динӣ», пеш аз ҳама категорияи илми-динӣ аст, ки маҷмуи эҳсосот ва ҳаяҷони динӣ, ҳамчунин ҳолатҳои психологӣ эътақодмандонро дар бар мегирад ва дар психологияи дин аз ҳар ҷиҳат фаҳмиши васеи асосҳои дин маҳсуб мешавад. Ин мафҳумро ба таври васеъ ба сифати мафҳуми асосӣ дар илми диншиносӣ Уилям Ҷеймс дар асараш «Гуногунрангии таҷрибаи динӣ» истифода бурдааст. Дар таҷрибаи динӣ мавқеи асосиро ҳолати психологӣ диндор ишғол менамояд. Вобаста ба ин ба таври фавақуллода барои психологияи дин таҳлили ин таҷриба муҳим аст, зеро имконият медиҳад, ки ба таври ҳаққонӣ ва ҳама тарафа хислати ирфонӣ ва динии тасаввуротҳои динӣ, ки эҳсосоти пурзӯри диниро ба миён меоранд, равшану возеҳ карда шаванд. [3-А].

6. Аҳамияти зиёдро барои психологияи дин, аз ҷумла ислом равандҳои когнативӣ доро мебошанд. Психологияи когнативӣ на танҳо фарқияти сифатии тафаккури диниро аз илмӣ равшан месозад, балки хусусиятҳои тафаккури диниро дар бораи маърифати олам бо воситаи **призмаи (секунҷаи) партиципации** (бо иштироки маърифати ирфонӣ), ки

маърифати динӣ ва дунявиро бо ҳам шабоҳат мекунад, аз диди тасаввуфӣ алоқаманд месозад. Дар психологияи когнитивӣ раванди таҳсили мафҳумҳо на аз ташкилу ҷамъияти диққат, тасаввурот, мулоҳиза, балки ба истифодаи амалгароии нишонаҳо вобаста аст. Дар асарҳои психологҳои мусулмон мафҳуми «**когнитивӣ - рафторӣ**» истифода шудааст. Падари ин мафҳум Ҷалолиддини Балхӣ шинохта шудааст. Имрӯзҳо **когнитивгарӣ** дар байни психологҳои мусулмон босамартарин усул ё техника дар психотерапия ва кумаки психологии мусулмонон ба шумор меравад.

7. Ягона тасаввуроти бутун дар бораи хориқаҳои психологӣ, фарогирии васеи аломатҳои асосии равандҳои психологӣ ва ошкор сохтани моҳияти амиқи онҳо дар бисёре аз ҳолатҳо аз принципҳои методологияе, ки муҳаққиқон истифода мебаранд, вобастагӣ дорад.

Методологияи таҳқиқот имконият медиҳад ба таври дуруст пайдоиш ва моҳияти падидаҳо ошкор карда шавад. Методологияи таҳқиқоти психологии дин ҳамчун қисмати методологияи диншиносӣ дар асоси методологияи умумии маърифати илмӣ имконият медиҳад, ки ба таври назариявӣ ва амалӣ ҳама ҷанбаҳои психологияи дин, новобаста аз гуногунрангии он омӯхта шавад ва психологияи дин ҳамчун соҳаи алоҳидаи фанҳои диншиносӣ ва аслиҳаи асосии дарку фаҳми моҳияти падидаҳои динӣ, муайян сохтани решаҳои психологии дин муаррифӣ гардад. Ҳамзамон методологияи таҳқиқоти илмии психологияи дин нишон медиҳад, ки решаҳои психологии он бо решаҳои гносеологӣ ва иҷтимоии он иртиботи қавӣ доранд. Барасии ин решаҳо, ба хусус психологизми дини ислом дар диссертатсия, алоқамандии мутлақи онҳоро исбот месозад. [1-А].

8. Дар таҳқиқотҳои муосири фалсафӣ дар таҷриба исбот шудааст, ки дар қатори таҳқиқотҳои рефлексии умумӣ, маҳаки асосии таҳқиқоти фалсафаи динро психологияи дин, ҳамчун шакли мушаххаси таҳқиқот ва аслиҳаи муҳими аз ҷиҳати амалӣ асоснок кардани ҷанбаҳои зиёди назарияҳои умумии диншиносӣ ишғол менамояд. Аз як тараф, ин имтиёзи психологияи динро ҳамчун инъикоси таҷрибавии таълимотҳои динӣ равшан созад, аз тарафи дигар онро бо маърифати иҷтимоӣ, ки хислати падидаҳои иҷтимоӣ ва таъсири нуфузи онҳоро дар ҳаёти иҷтимоии диндорон ва сабаҳои диндорӣ онҳо фаро мегирад, алоқаманд менамояд. Ба хусус, агар ин хориқаҳои психологӣ ҳолатҳои кӯшишу ғайрати ботинӣ шахсиятҳо ва таълимоти муассисаҳои динро ҳамчун унсури сохторҳои иҷтимоӣ, падидаи объективю субъективии иҷтимоӣ таҷассум намоянд. Психологияи дин на танҳо ҷанбаҳои таҷрибавии

падидаҳои иҷтимоӣ, балки гуногунрангии таҷрибаи диндориро низ инъикос менамояд.

9. Дар таҳқиқотҳои илмӣ эътибори фиреби ҳис ё ғалати тасаввур, амалисозии фиреби ҳисси хоҳишҳои ниҳонии одамон, бо дарназардошти муносибатҳои дин ба ҳақиқат, ҳамчунин муносибати хориқаҳои психологӣ, ки тавлиди ҳадафҳои бешуурона ва рафторҳои фард, дар натиҷаи падидаҳои амалгарой, ғайриамалгарой ва табиӣ психикаи инсон маънидод карда мешавад. [2-А].

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот

Маводҳои диссертатсияро метавон дар таҷрибаи тарбия ва ташаккули ҷавонони муосир, донишҷӯён, ҳамчунин дар таҳияи барномаҳо ва лоиҳаҳои давлатӣ дар соҳаи корҳои тарғиботию тарбиявӣ ҷиҳати такмил ва ташаккули ояндаи донишҳои психологӣ, бартарарфсозии таасуботи мухталифи динӣ, ки ба психологияи динӣ таъя мекунанд, ташкил ва таҳияи курсҳои махсус барои донишҷӯён-психологҳо ва диншиносон, таҳияи китобҳои таълимӣ дар соҳаи диншиносӣ истифода намуд. Муҳтавои асосии диссертатсия дар интишороти зерини муаллиф дар маҷаллаҳои тақризшавандаи ҚОА дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтаанд.

ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТИ ДОВТАЛАБИ ДАРЁФИ ДАРАҶАИ ИЛМӢ

[1-М]. Кадыров С. Б. Философский анализ психологических аспектов исламской религии. (Монография).-Худжанд: Техно-парк ТГУПБП, 2023.257с.

Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоп шудаанд:

[2-М]. Қодиров С. Б. Назарияҳои психологӣ дар бораи дин. [Матн]/ Қодиров С.Б. // Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе,- 2023.- №2.- С. 174-183. ISSN 2074-1847

[3-А]. Кадыров С. Б. Психологизм исламской религии [Текст]. Кадыров С. Б. // Вестник Таджикского национального университета Душанбе.-2023. №10.- С.118-128 ISSN 2074-1847

[4-А]. Ахмедов С., Кадыров С. Б. Научный анализ психологии религиозного культа - молитвы [Текст] / Ахмедов С., Кадыров С.Б. // Известия Института философии, политологии и права имени А. Баховадинова Национальной академии наук Таджикистана.- Душанбе.-2023. №4.- С.171-177. ISSN 0235 – 005X

Научные доклады, тезисы, опубликованные в материалах конференций

[5-А]. Кадыров С.Б. Современные мероприятия у больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга. [Текст] / Кадыров С.Б. // Материалы международной конференции. (г. Худжанд, 10 ноября 2013 года). - Худжанд, 2013.- С. 86-88.

[6-М]. Қодиров С.Б. Масъалаҳои мубрами соҳаи асабшиносӣ. [Матн] / Қодиров С.Б. // Маводи миззи мудаввар дар мавзуи «Масъалаҳои асабшиносии муосир». (ш. Хучанд, 22 декабри соли 2015).- Хучанд, 2015.- С. 71-72.

АННОТАЦИЯ

на диссертацию Кадырова Саидгани Бузруковича “Философский анализ психологических аспектов исламской религии” на соискание учёной степени кандидата философских наук, по специальности 00.09.14- философия религии и религиоведение

Ключевые слова: психология религии, психологический процесс, психологическое состояние, культ, религиозная догма, столпы веры, религиозные обряды, молитва, страх, надежда, спасение, душа, сублимация, мистика, ирфан, успокоение, радость, бихевиоризм, гуманизм, психоанализ, религиозный опыт, веротерпимость, конвенционализм.

Диссертация посвящена исследованию психологии религии, психологических аспектов исламской религии.

Диссертация состоит из введения, 2 главы, 7 параграфов, список использованной литературы, объём диссертации-193 стр.

Целью исследования психологии религии, в том числе ислама является раскрытие содержания психологических феноменов обыденного массового религиозного сознания. Анализ религиозного обыденного сознания показывает, что элементы мышления, в частности логические формы используются для обоснования религиозных чувств, эмоции, в результате происходит смешение абстрактно- теоретических форм знания с чувственными представлениями, образами и символами и разделить их почти невозможно. Следовательно, психологические процессы включают в обыденном сознании и категории мышления, мыслительные процессы характерные для теоретического уровня или идеологии, но не смотря на это, обыденное сознание при всем использовании теоретических и идеологических конструкции представляет собой психологию религии. Это ярко проявляет себя, когда рассматриваются основные элементы, составляющие психологические корни исламской религии и индивидуальная религиозность и убеждённость, которые преимущественно составляют элементы бессознательного, неосознанные компоненты мышления и активность человеческой эмоции.

Теоретические выводы и практические рекомендации диссертации могут быть использованы при преподавании религиоведения и психологии, а также в пропагандистской работе.

Для раскрытия специфики психологических феноменов использовались не только теоретические, но и частные методы психологии.

Аннотатсия

ба диссертатсияи Қодиров Саидғанӣ Бузрукович “Таҳлили фалсафии ҷиҳатҳои психологии дини ислом” барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои фалсафа аз руи ихтисоси 09.00.14 фалсафаи дин ва диншиносӣ

Калидвожаҳо: психологияи дин, равандҳои психологӣ, ҳолатҳои психологӣ, ибодат, маросимҳои исломӣ, ҳаҷ, намоз, тарс, ваҳм, нафс, суолиматсия, мистика, ирфон, тасалӣ, саодат, каноатмандӣ, бихевиоризм, гуманизм, психоанализ, таҷрибаи динӣ, таҳаммулпазирӣ, конвенционализм.

Диссертатсия ба таҳқиқи фалсафии психологияи дин, ҷиҳатҳои психологии дини ислом бахшида шуда, **ҳадафи он ошкор сохтани** заминаҳои психологии пайдоиши дин, диндорӣ, пайванди заминаҳои психологиро решаҳои иҷтимоӣ ва ғносеологияи дин бахшида шудааст.

Диссертатсия аз мақадима, 2 боб, 7 зербоб, рӯйхати адабиёт ва 193 саҳифаи матни диссертатсия иборат аст.

Дар диссертатсия масъалаҳои умуминазариявӣ, таърихи ташаккули психологияи дин, психологияи дини ислом, таносуби психологияи дин ва психологияи дини, алоқамандии решаҳо психологии дин бо решаҳои иҷтимоӣ ғносеологияи он мавриди таҳқиқи илмӣ қарор дода шудааст. Муайян карда шудааст, ки заминаҳои психологӣ барои дин, махсусан ислом решаҳои амиқ дошта, ибтидои пайдоиши тасаввуроти диниро ташкил мекунанд, образнокӣ, эҳсосот, ҳолати руҳию равонӣ, ки мазмуни онхоротарс, хурсандӣ, вақт, андӯҳ, нотавонӣ, дигар ҳолатҳои равонӣ ва руҳӣ ташкил дода, боиси пайдоиши эътиқод, ниғаҳдорӣ ва тақвияти он мегардад.

Таъсири психологии ибодат, маросимҳои динӣ, парастиишҳои дигар, расму оинҳо ва ҷашнҳои исломӣ ва таъсири онҳо ба ҳолати руҳии инсон, тақвияти диндорӣ диндорон поихолтизми ирфону мистика дар ислом мавриди барасӣ қарор гирифта, ҷиҳатҳои махсуси маросимҳои исломӣ дар психикаи диндорон, психологизми дини ислом вобаста ба баланд будани мақоми расму оинҳо дар он нишон дода шудааст.

Барои таҳқиқи онҳо ба чуз методҳои умуминазарияви методҳои илми психология истифода шудаанд.

ANNOTATION

for Kadyrov Saidgani Buzrukovich 's dissertation "Philosophical analysis of the psychological aspects of the Islamic religion" for the degree of candidate of philosophical sciences, specialty 00.09.14 - philosophy of religion and religious studies

Key words: psychology of religion, psychological process, psychological state, cult, religious dogma, pillars of faith, religious rituals, prayer, fear, hope, salvation, soul, sublimation, mysticism, irfan, tranquility, joy, behaviorism, humanism, psychoanalysis, religious experience, religious tolerance, conventionalism.

The dissertation is devoted to the study of the psychology of religion, the psychological aspects of the Islamic religion.

The dissertation consists of an introduction, 2 chapters, 7 paragraphs, a list of used literature, the volume of the dissertation is 193 pages.

The psychology of religion, including Islam, refers to ordinary mass consciousness. An analysis of everyday religious consciousness shows that elements of thinking, in particular logical forms, are used to substantiate religious feelings and emotions; as a result, abstract theoretical forms of knowledge are mixed with sensory representations, images and symbols and it is almost impossible to separate them. Consequently, psychological processes include in everyday consciousness categories of thinking, thought processes characteristic of the theoretical level or ideology, but despite this, ordinary consciousness, with all the use of theoretical and ideological constructs, represents the psychology of religion. This clearly manifests itself when one considers the basic elements that make up the psychological roots of the Islamic religion and individual religiosity and conviction, which mainly constitute elements of the unconscious, unconscious components of thinking and the activity of human emotion.